


Чамъияти Саҳомии Кушодаи

«Тоҷиктелеком»



Ҳисоботи Аудитори

Ҳисоботи молияви ва хоҷагидори

ЧСК «Тоҷиктелеком»

Соли 2024

Директори ЧДММ

«Интер Аудит Правда»

Гадоев Исуфали Қурбонвич

Атестати тахассусии аудиторӣ таҳти ВМ №0000275 аз 28.02. соли 2018
дода шудааст.

Телефон в ш. Душанбе:

+992 902 99 21 12

ЧДММ «Интер Аудит Правда»

«09» июни соли 2025

ш. Душанбе

Рақами тартибӣ	Мундариҷа	Саҳифа
1	Изҳорот дар бораи масъулияти роҳбарият вобаста ба таҳия ва тасдиқи ҳисоботи молиявии ҶСК «Тоҷиктелеком» барои даврае, ки 31.12.2024 сол ба анҷом расидааст.	3
2	Хулосаи Аудитори мустақил	4-6
3	Эзоҳҳо ба Ҳисоботи молиявии ҶСК «Тоҷиктелеком»	7-16
4	ДРАФТ-Ҳисобот оиди ҳолати молиявии ҶСК «Тоҷиктелеком» (Тавозуни муҳосибӣ)	17-20
5	Ҳисоботҳо оиди фоида ва зарар, инчунин маҷмӯи даромад	20
6	Ҳисобот оиди тағйирёбии сармояи худдӣ	21
7	Ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пулӣ	22-23
8	Дигар эзоҳҳо ба ҳисоботи молиявӣ	24-30
9	Воситаҳои молиявӣ – идоракунии хавф	31-35
10	Шартҳои ӯҳдадорӣ - Қонунгузории андоз	36
11	Рӯйдодҳои баъди марҳилаи ҳисоботӣ	36
12	Танзими фаъолияти молиявӣ ва риояи талаботҳо	36-37
13	(Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ (тавозуни муҳосибӣ) барои соли 2024 бо замимаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои замимавӣ	X

Изҳорот, дар хусуси масъулияти роҳбарият вобаста ба таҳия ва тасдиқи ҳисоботҳои молиявӣ, ки ба ҳолати 31.12.2024 сол чамъбаст гардидааст.

Роҳбарияти Чамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком» (минбаъд Чамъият) барои таҳия ва тасдиқи ҳисоботи молиявӣ ба ҳолати 31 декабри соли 2024 анҷомёфта, вобаста ба натиҷаҳои фаъолияти молиявӣ, гардиши воситаҳои пулӣ, тағйирёбии сармояи худӣ ҷиҳати таъмини ихроиши талаботҳои Стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботҳои молиявӣ (СБХМ, СБА ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалкунанда) масъулият ба душ доранд.

Барои таҳия ва омодаسازی ҳисоботи молиявӣ, роҳбарият ва масъулини Чамъият дорои масъулиятҳои зерин мебошанд:

- * таъмини интиҳоби мувофиқ доир ба татбиқи сиёсати ҳисобдорӣ;
- * пешниҳоди иттилоот, аз ҷумла маълумот оид ба сиёсати баҳисобгирӣ дар шакле, ки мувофиқат, эътимодноӣ, муқоисавӣ ва фаҳмо будани чунин маълумотро таъмин намояд;
- * ошкор намудани маълумоти иловагӣ дар ҳолатҳое, ки риояи талаботи СБХМ барои истифодабарандагони ҳисоботи молиявӣ барои фаҳмидани таъсире, ки амалиёти муайян, инчунин дигар ҳодисаҳо ва шароитҳо ба вазъи молиявӣ ва натиҷаҳои молиявӣ Чамъият доранд, кофӣ нест;
- * арзёбии қобилияти Чамъият барои идомаи фаъолият дар оянда;
- * таҳия ва татбиқи низоми самарабахш ва бозътимоди назорати дохилии Чамъият;
- * таъмин намудани системаи муҳосибие, ки ҳамеша бо дақиқии кофӣ, барои гирифтани маълумот оид ба вазъи молиявӣ Чамъият имконият медиҳад ва мутобиқати ҳисоботҳои молиявиро бо СБХМ таъмин карда метавонад;
- * пешбурдани баҳисобгирии муҳосибии Чамъият мутобиқи қонунгузорӣ ва стандартҳои ҳисобдорӣ ҚТ ва СБХМ;
- * андешидани тамоми чораҳои имконпазир барои таъмини бехатарии дороиҳои ширкат, пешгирӣ ва ошкор намудани қаллобӣ, хатогиҳо ва дигар сӯиистифодабарӣҳо.

Ҳисоботи молиявӣ барои соли 2024, ки ба ҳолати 31.12.2024 ба анҷом расидааст ва он аз ҷониби роҳбарият тасдиқ карда шудааст.



Ғайратов Далер Алисиноевич
Директор

Қосимов Нур Маҳмадович
Сармуҳосиб

Хулосаи аудитори мустақил

**Ба Иштирокчиён, Шӯрои директорон ва
роҳбарияти ҶСК «Тоҷиктелеком»**

А Қ И Д А

Ман аудитори ҶДММ «Интер Аудит Правда» Гадоев И.Қ., - аудити ҳисоботи молиявии ҶСК «Тоҷиктелеком»-ро дар давраи аз 01 январи соли 2024 то 31 декабри соли 2024 гузаронидам. Дар раванди аудит, аз ҷониби масъулини Чамъият ҳисоботҳо оид ба ҳолати молиявӣ, ғоида ва зарар, маҷмӯи даромад, тағйирёбии сармояи худӣ ва гардиши воситаҳои пулӣ ва эзоҳҳо ба ҳисоботи молиявӣ (сиёсати баҳисобгири) пешниҳод гардида, онҳо мавриди омӯзишу таҳлилҳо қарор дода шуданд.

Ба ақидаи ман, ҳисоботи молиявии ба ҳолати 31 декабри соли 2024 пешниҳодшуда, бозғатимод ба назар мерасад ва нишондиҳандаҳои ҳисоботҳои ба тавозуни Чамъият дар соли 2024 замимагардида низ ба Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), Стандартҳои байналмиллалӣ аудит (СБА), Қонунҳои ҷумҳурӣ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ» ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ бо як андозае мутобиқат мекунанд.

Асос барои изҳороти ақида

Дар Чамъият аудити молиявӣ мутобиқ ба талаботи стандартҳои СБҲМ, СБА, қонунҳои ҷумҳурӣ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ», Кодекси андоз, меҳнат, граждони ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалкунанда, инчунин риояи Кодекси ахлоқи муҳосибони касбӣ гузаронида шуд. Масъулияти ман ҳамчун аудитор дар доираи ин стандартҳо, дар хулосаи қисмати «Масъулияти аудиторон вобаста ба аудити ҳисоботи молиявӣ» пешниҳодшуда, оварарда шудааст.

Тибқи Кодекси ахлоқи муҳосибони касбии Шӯрои стандартҳои байналмиллалӣ ахлоқи муҳосибон (Кодекс) ва талаботи ахлоқие, ки барои аудити ҳисоботи молиявӣ дар ҶТ татбиқ гардидааст, ман оиди баёни ақида нисбати Чамъият мустақил ҳастам ва дигар меъёрҳои ахлоқии аудитори мувофиқи ин талабот ва Кодекс анҷом додам. Бовари дорам, ки далелҳои аудитори ба даст овардашуда, ҳамчун асос барои фароҳам овардани андеша кофӣ ва мувофиқ мебошад.

Масъулияти роҳбарият ва шахсони масъул барои таҳия ва омодакунии ҳисоботи маҷмӯи молиявӣ

Роҳбарият барои таҳия ва пешниҳоди бозғатимоди ҳисоботи молиявӣ ва замимаҳои он, мутобиқ ба талаботи СБҲМ ва назорати дохилӣ, ки

ниҳоят зарур мебошад, яъне барои омода намудани ҳисоботи молиявӣ аз таҳрифҳои ҷиддӣ, новобаста аз қаллобӣ ё ҳатогӣ ҳолӣ (ҷой надоштан) аст, масъулият ба душ доранд.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарият барои арзёбии қобилияти Чамъият барои идомаи фаъолияти худ, ба кадрӣ зарурӣ барои ифшои иттилооти марбут ба фаъолияти доимӣ масъул аст ва ба истисноӣ ҳолатҳое, ки роҳбарият нияти барҳам додани Чамъиятро дорад, фаъолияти онро қатъ мекунад ё вақте, ки он ба ғайр аз барҳамдиҳӣ ва қатъ намудани фаъолият дигар воқеан қобили амал надорад. Шахсоне, ки ба идоракунии корпоративӣ масъуланд, барои назорат ва таҳияи ҳисоботи молиявӣ Чамъият масъулият доранд.

Масъулияти аудитор, нисбати аудити ҳисоботи молиявӣ.

Мақсади ман аз он иборат аст, ки боварӣ ҳосил намоям оё ҳисоботи молиявӣ аз таҳрифҳои ҷиддӣ, ки дар натиҷаи қаллобӣ ё ҳатогӣ ҳолӣ иборат аст ё не ва аз ин лиҳоз **ҳисоботи аудитории** омодашуда ибрози андешаи манро дар бар мегирад. Кафолати оқилона сатҳи баланди боварӣ аст, аммо кафолат намедихад, ки аудити мутобиқи СБҲМ гузаронидашуда, ҳамеша мавҷудияти ҳатогӣ ҷиддиро ошкор карда метавонад. Кафолати оқилона ин сатҳи баланди эътимоднокиро таъмин мекунад, вале он на сатҳи боварие мебошад, ки ҳамеша кафолатдиҳанда оид ба ошкорсозии таҳрифот тибқи талаботи СБА-ро бояд таъмин созад. Таҳрифоти назарраси ҳисоботи натиҷаи фаъолияти молиявӣ дар мавриди сӯистифодаи молиявӣ ва ё содир намудани ҳатогӣ ба амал омада, дар мавриде назаррас ҳисобида мешавад, ки агар онҳо дар алоҳидагӣ ё ҳамбастагӣ бо қарорҳои иқтисодии шахсони ба таҳияи ҳисоботи молиявӣ машғул буда, таъсир расонад.

Ҷиҳати таъмини талаботҳои СБА, ман дар чараёни гузаронидани аудит ҳамчун довари касбӣ амал намуда, скептисизми касбиро дар тамоми муддати санҷиши аудиторӣ таъмин менамоям ва ҳуқуқ дорам ба аудити касбӣ муроҷиат намуда, дар мӯҳлати давомияти аудит шаффофияти касбӣ ва одоби аудитро таъмин ва риоя кунам. Ғайр аз ин боз фаъолиятҳои зеринро анҷом медиҳам:

- * муайян ва арзёбии намудани хатарҳои таҳрифи ҷиддии ҳисоботи молиявӣ дар натиҷаи қаллобӣ ё ҳатогӣ;

- * тарҳрезӣ ва иҷрои расмиёти аудит дар посух ба ин хатарҳо;

- * ба даст овардани далелҳои аудиторӣ, ки барои фароҳам овардани асос барои андешаи ман кофӣ ва мувофиқ аст. Хавфи ошкор накардани таҳрифи ҷиддии қаллобӣ, аз хавфи ошкор накардани таҳрифи ҷиддӣ ё ҳатогӣ зиёдтар аст, зеро қаллобӣ метавонад созиш, сохтакорӣ, безътиной, маълумоти бардурӯғ ё саркашӣ аз назорати муассири

дохилиро дар бар гирад; фаҳмиши системаи назорати дохилӣ, ки ба аудит дахл дорад, бо мақсади таҳияи расмиёти аудити ба шароит мувофиқ, аммо на бо мақсади баёни андеша дар бораи самаранокии системаи назорати дохилии чамбият;

* баҳо додан ба мувофиқати сиёсати баҳисобгирии истифодашуда ва асоснокии баҳодиҳии роҳбарият ва ифшои марбут ба он;

* хулосае бароварда мешавад, ки роҳбарият барои истифода бурдани фарзияи фаъолияти доимӣ мувофиқ аст ва тибқи далелҳои аудиторӣ номуайянии ҷиддии марбут ба рӯйдодҳо ва шароитҳои вучуд дорад ва онҳо метавонанд ба қобилияти идома додани фаъолият шубҳаи ҷиддӣ оварад. Агар тибқи хулоса, номуайянии ҷиддӣ ҷой дошта бошад, он гоҳ аз ман талаб карда мешавад, ки дар ҳисоботи аудитории худ диққати худро ба ифшои дахлдори ҳисоботи молиявӣ ҷалб кунам ё агар ифшои онҳо нокифоя бошад, фикри худро тағйир диҳем. Хулосаҳои ман ба далелҳои аудиторӣ, ки то санаи ҳисоботи аудиторӣ гирифта шудаанд, асос ёфтаанд. Бо вучуди ин, рӯйдодҳо ё шароитҳои дар оянда пешоянда метавонанд боиси қатъ шудани фаъолияти Чамбият, ҳамчун фаъолияти доимӣ гарданд;

* баҳо додан ба пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ дар маҷмӯъ, сохтор ва мундариҷаи онҳо, аз ҷумла ифшоҳо ва оё ҳисоботи молиявӣ амалиёт ва рӯйдодҳои асосиро тавре пешниҳод мекунад, ки пешниҳоди одилонаи онҳоро таъмин кунад;

* ба даст овардани далелҳои кофии аудиторӣ, ки ба маълумоти молиявии субъектҳо ё фаъолияти дохилии Чамбият барои изҳори андеша оид ба ҳисоботи молиявӣ дахлдоранд. Ҳамчун аудид барои идоракунии, назорат ва аудити ширкат масъулам.

Барои хулосаи аудити худ масъулият ба душ дорам. Инчунин, ба шахсони масъул дар бораи ҳаҷм ва мӯҳлатҳои ба нақша гирифташудаи аудит, ғайр аз масъалаҳои муҳими дар ҷараёни аудит муайяншуда, аз ҷумла камбудии назаррасӣ системаи назорати дохилӣ, иттило медеҳем.

**Директори ЧДММ «Интер Аудит
Правда»**



Signature 2

Гадоев И.Қ.

Аттестати Таҳасусии Аудитори №0000275 дар асоси Протоколи Комиссияи таҳасусии аттестатсионии фаъолияти аудитории назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон №4 аз 28.02.2018 бе муҳлат додашудааст ва ЧДММ «Интер Аудит Правда» низ дорои Шаҳодатнома, таҳти силсилаи ВМ №00000178 аз 07.08.2023с. «Барои анҷом додани фаъолияти аудиторӣ» мебошанд.

Эзоҳот: Ба ҳисоботи молиявии Чамбият дар соли 2024, яъне ба ҳолати 31.12.2024 сол.

1. Ташкилот: ЧСК «Тоҷиктелеком» (минбаъд - Чамбият).

Шаҳодатнома: дар бораи аз навбақайдгирии давлатии шахи ҳукуки ЧСК «Тоҷиктелеком» мутобиқи моддаи 35-и ҚҚТ санаи 2 декабри соли 2005 таҳти №001-93 «Б», 19 апрели соли 2007 (№001-93 «В») ва 27 майи соли 2010 аз нав дар Бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳукуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар ноҳияи И.Сомонӣ ба қайд давлатӣ гирифта шудааст, ки мавқеи ҷойгиршавӣ ноҳияи И.Сомонӣ, ш.Душанбе, кӯчаи Шамсӣ 5/3 мебошад.

Шаҳодатнома; дар бораи бақайдгирии давлатии Ҷамъияти саҳомии кушода «Тоҷиктелеком» таҳти рақами №0080407 аз санаи 27 майи соли 2010 дода шудааст.

Шаҳодатнома: барои бақайдгирии оид ба супорандаи андоз аз арзиши иловашуда.

Мувофиқи Шаҳодатномаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.05.2010 сол таҳти №0210007921, ЧСК «Тоҷиктелеком» ҳамчун шахси ҳукуқӣ, яъне андозсупоранда ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Инчунин, тибқи Шаҳодатномаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.07.2010 сол таҳти силсилаи U02 №000402, ЧСК «Тоҷиктелеком» ҳамчун супорандаи Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) ба қайд гирифта шуда, дорои рақами ягонаи мушаххаси (РЯМ) ва рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) мебошад. (аз 15.07.2002 сол ААИ месупорад) Ғайр аз ин Чамбият дорои Рақами мушаххаси иҷтимоӣ таҳти №D0300120054569 аст.

Иқтибос: аз фехристи яғнаи давлатии шахсони ҳукуқӣ. Муассиси ЧСК «Тоҷиктелеком», Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҚТ мебошад, ки сармояи Оинномавии он санаи 02.06.2022 сол ба маблағи умумии 178 555 020,0 сомонӣ, яъне пурра (100%) ташакул ёфтааст. Ҳиссаи Муассис дар ташаккули сармояи Оинномавӣ 95%, яъне 169 627 269,0 сомони ро ташкил медиҳад. (Ҳуҷҷати тасдиқунанда, маълумотнома Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҚТ аз 02.06.2022 сол таҳти №3-3в/152). Шаҳодатномаи моликияти саҳмияҳо санаи 25.04.2003сол аз ҷумла шахсони алоҳида дар асоси фехристи саҳмдорон санаи 24.04 соли 2003. Онҳо соҳиби 60733 адад саҳмияҳои оддии номдори ЧСК “ Тоҷиктелеком” мебошанд, ки 5% сармояи оинномавиро ташкил медиҳад.

Дар иқтибос 5% аз фехрасти яғнаи давлатии шахсони ҳукуқӣ низ дарҷ нагадидааст, иқтибосро иваз кардан лозим аст. Тавре, дар Иқтибос овард шудааст, маълумот дар бораи молик-бенфисари шахсони ҳукуқию воқеӣ, оиди муваққатан дар ихтиёри Чамбият гузаштани ҳисса (саҳм) ва

дорандаи фехрасти сахмдорон вучуд надорад, яъне маълумот нест. Мутаасифона дар ин ҳолат ман ҳамчун аудит, дар хусусӣ «Молик-бенфисари шахсони ҳукукию воқеӣ», «Муваққатан дар ихтиёри Чамъият гузаштани хисса (сахм)» ва «Дорандаи фехрасти сахмдорон» ақида ё андешаи хешро пешниҳод карда наметонам.

Оинномаи ҚСҚ «Тоҷиктелеком» санаи 31.03. соли 2007 тасдиқ карда шудааст, ки бояд аз нав тасдиқ карда шавад.

Гувоҳномаи дар бораи додани рақами мушахаси андозупоранда таҳти рақами (020004915) №446 аз санаи 13.06.2003 дода шудааст.

ҚСҚ «Тоҷиктелеком» бо мақсади хизматрасониҳои алоқаи шаҳрӣ, алоқаи байналмиллалӣ, телематикӣ (интернет), каналҳои канализатсионӣ, телеграфӣ ва хатҳо аз пояҳои чубин ба шахсони воқеию ҳукуқӣ ва рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин гирифтани фоида, таъсис дода шудааст.

Фаъолияти Чамъият дар асоси Иҷозатномаҳои зерини аз ҷониби Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодгардида, то ҳол амалӣ карда мешавад:

* иҷозатнома таҳти №20-688-ҚТ аз 03.01.2020 сол барои фаъолияти «Хизматҳои алоқа телефонии байнишаҳрӣ» ба мӯҳлати аз 03.01.2020 сол то 03.01.2027 сол (силсилаи 0000688);

* иҷозатнома таҳти №20-689-ҚТ аз 03.01.2020 сол барои фаъолияти «Хизматҳо чиҳати истехсол, сохтан ва насби шабакаҳо, системаҳо, дастгоҳҳои алоқаи барқӣ, радиоалоқа, радиошунавой ва телевизион» ба мӯҳлати аз 03.01.2020 сол то 03.01.2027 сол (силсилаи 0000689);

* иҷозатнома таҳти №20-690-ҚТ аз 03.01.2020 сол барои фаъолияти «Хизматҳо чиҳати интиқоли маълумот (аз ҷумла, алоқаи телеграфӣ ва IP-телефония)» ба мӯҳлати аз 03.01.2020 сол то 03.01.2027 сол (силсилаи 0000690);

* иҷозатнома таҳти №20-691-ҚТ аз 03.01.2020 сол барои фаъолияти «Банақшагирӣ, сохтмон, истифодабарии шабакаҳо, воситаҳои алоқа (аз ҷумла, ба истифода додани каналҳо, шохроҳҳои алоқа)» ба мӯҳлати аз 03.01.2020 сол то 03.01.2027 сол (силсилаи 0000691);

* иҷозатнома таҳти №20-692-ҚТ аз 03.01.2020 сол барои фаъолияти «Хизматҳои алоқа телефонии маҳаллӣ» ба мӯҳлати аз 03.01.2020 сол то 03.01.2027 сол (силсилаи 0000692);

* иҷозатнома таҳти №20-693-ҚТ аз 03.01.2020 сол барои фаъолияти «Хизматҳои хадамоти телематикӣ» ба мӯҳлати аз 03.01.2020 сол то 03.01.2027 сол (силсилаи 0000693);

* иҷозатнома таҳти №20-694-ҚТ аз 03.01.2020 сол барои фаъолияти «Хизматҳои алоқа телефони байналмиллалӣ» ба мӯҳлати аз 03.01.2020 сол то 03.01.2027 сол (силсилаи 0000694).

Инчунин, Чамъият ҳуқуқ дорад фаъолиятҳои номаҳдудеро анҷом диҳад, ки бар хилофи қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқаррароти Оинномаи Чамъият, набошанд.

ҚСҚ «Тоҷиктелеком» мувофиқи Оиннома ва Иқтибос аз феҳрасти ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ дорои Филиал ва намояндагҳои зерин мебошад;

- Шабакаи телефони шаҳри Душанбе;
- Филиали ҚСҚ «Тоҷиктелеком» дар в. Хатлон, минтақаҳои 1, 2, 3;
- Филиали ҚСҚ «Тоҷиктелеком» дар минтақаи Кӯлоб, минтақаи 4;
- Филиали ҚСҚ «Тоҷиктелеком» дар шаҳри Турсунзода, минтақаи 5;
- Филиали ҚСҚ «Тоҷиктелеком» дар шаҳри Роғун, минтақаи 6;
- Филиали ҚСҚ «Тоҷиктелеком» дар ноҳияи Рашт, минтақаи 7;
- Филиали ҚСҚ «Тоҷиктелеком» дар в. Суғд, минтақаи 8,9,10,11;
- Филиали ҚСҚ «Тоҷиктелеком» дар ВМКБ, минтақаи 12;
- Филиали Шабакаи таҳвили маълумот.

Мувофиқи Оиннома ва Низомнома, Филиал ва намояндагӣ, дар асоси ваколатномаҳои аз ҷониби Саридора ба онҳо додашуда, фаъолият менамоянд ва ҳисоботи молиявӣ (тавозун) нопурра ба Шӯъбаи муҳосиботи марказӣ барои ҷамъбаст намудани маҷмӯи фаъолияти Саридора – яъне ҚСҚ «Тоҷиктелеком», пешниҳод менамоянд.

Ба фаъолияти молиявӣ Сардори Кулл - ҚСҚ «Тоҷиктелеком» бонкҳои зерин хизмат мерасонанд:

Бақия дар суратҳисоби бонки ба санаи 01.01. соли 2024 чунин аст.

- ҚСҚ «Орёнбонк» ҚТ, ш.Душанбе, Суратҳисобҳо таҳти рақамҳои № 20202972110102000593 бо арзи милли 16 144,20 сомонӣ;
- № 20202972310106000593 бо арзи милли 405 582,37 сомонӣ;
- № 202068404510102000593 бо асъори хориҷӣ 2 218,84 доллари ИМА;
- № 20206840810103000593 бо асъори хориҷӣ 4 419,44 доллари ИМА;
- № 20206978110102000593 бо асъори хориҷӣ 486,36 ЕВРО;
- № 20206810210102000593 бо асъори хориҷӣ 16 905 368,60 рубли русӣ.

-ҚСП «Бонки байналмиллалӣ Тоҷиистон», Суратҳисоб таҳти рақами № 20202972000001000567 бо арзи милли 503,73 сомонӣ;

№ 20202972310000800000 бо арзи милли 54 444,20 сомонӣ.

Бақия дар суратҳисоби бонки ба санаи 31.12. соли 2024 чунин аст.

- ҚСҚ «Орёнбонк» ҚТ, ш.Душанбе, Суратҳисобҳо таҳти рақамҳои № 20202972110102000593 бо арзи милли 32 501,73 сомонӣ;

№ 20202972310106000593 бо арзи миллӣ 830 839,15 сомонӣ;
№ 202068404510102000593 бо асъори хориҷӣ 2 218,84 доллари ИМА;
№ 20206840810103000593 бо асъори хориҷӣ 4 419,44 доллари ИМА;
№ 20206978110102000593 бо асъори хориҷӣ 486,36 ЕВРО;
№ 20206810210102000593 бо асъори хориҷӣ 1 437,39 рубли русӣ.

-ЧСП «Бонки байналмиллалӣи Тоҷиистон», Суратҳисоб тахти рақами
№ 20202972000001000567 бо арзи миллӣ 797 сомонӣ;
№ 20202972310000800000 бо арзи миллӣ 97 862,32 сомонӣ.

2. Тағйироти асосӣ ва нозукиҳои давраи гузариш дар мавриди истифода қарор додани стандартҳои нави СБҲМ 2024:

Шӯрои СБҲМ (IASB) ҳар сол навовариҳоро дар Стандартҳои байналмиллалӣи ҳисоби молиявӣ ҳамчун ҳуҷҷати тозатаҳия дар коргузори ворид менамояд ва он ҳамчун ҳуҷҷати асосӣ ва ҳам илова ба стандартҳои мавҷуда нашр ва мавриди истифода бояд қарор гирад.

Мавриди зикр аст, ки дар соли 2020 ба СБҲМ 3, СБМ 1 ва СБМ 8 ислоҳоти зиёде дароварда шуд ва дар соли 2021 бошад, ба ғайр аз тағйирот дар СБҲМ 12 «Андоз аз фоида» ва СБҲМ 21 «Таъсири тағйирёбии қурби асъор» боз хоستانд стандарти нави СБҲМ 17-ро бояд ба нашр диҳанд, лекин истифодаи онро то соли 2023 ба мавқуф гузоштанд.

Ғайр аз ин ба СБҲМ дар соли 2021 низ як қатор тағйиротҳо ворид карда шуданд ва дар давоми солҳои дар боло номбурда дар СБҲМ бисёр тағйиротҳои нав ворид гардиданд, ки мавриди истифода қарор додани онҳо дар соли 2022 дар назар дошта шудааст.

Инчунин, дар соли 2022 ба як қатор стандартҳои СБҲМ ислоҳот ворид карда шудааст ва қорӣ намудани онҳо аз 1 январи соли 2022 эътибор пайдо кард.

СБҲМ - 3 «Тиҷорати муттаҳид» - асос ба манбаъи нави консептуалӣ, муттаҳидшавии тиҷорат асос ба манбаъи нави ҷаҳорҷӯби консептуалӣи ҳисоботи молиявӣ (акнун манбаи соли 2018 ба ҷои соли 2001) бидуни тағйир додани талаботи баҳисобгирии муҳосибӣ барои якҷояшавии тиҷорат навсозӣ намуданд.

Яъне манбаъи нав шароит фароҳам меорад, ки дороиҳо ё ӯҳдадориҳо дар комбинатсияи тиҷорат (муттаҳидшавии тиҷорат) чи чизҳоро ташкил диҳад. Илова бар ин, СБҲМ-3 дорои озодкунии нав барои ӯҳдадориҳо ва ӯҳдадориҳои шартӣ мебошад. Ташкилоте, ки СБҲМ-3-ро татбиқ мекунад, бояд муроҷиат ба СБҲМ-37 ё СБҲМС-21 ҷамъовариҳо ӯҳдадориҳо муроҷиат кунад, на ҷаҳорҷӯбаи консептуалӣи ҳисоботи молиявӣи соли 2018. Бе ин озодкунӣ, ташкилот бояд баъзе ӯҳдадориҳоро дар якҷояшавии корхонаҳо эътироф кунад, ки онро талаботи СБҲМ-37 эътироф нахоҳад кард. Инчунин, харидор талаб

намекунад, ки дороиҳои шартиро тавре, ки дар СБҲМ-37 муайян карда шудааст, дар санаи харид эътироф намояд.

Тағйирот ба СБҲМ-16 «Воситаҳои асосӣ» - даромади пеш аз истифодаи таъинотӣ. Тибқи ин стандарт арзиши дороиҳо, ин худ ҳама гуна хароҷоти таҳвил ва омода кардани он барои истифода, аз ҷумла хароҷоти тасдиқи дурустии фаъолияти дороиҳоро дар бар мегирад. Тағйирот дар ин стандарт ба ташкилотҳо тарҳ кардани маблағҳои аз фуруши ашё ё маҳсулоти истехсолшуда гирифташударо аз арзиши воситаҳои асосӣ манъ мекунад, дар ҳолати ташкилот дороиро барои истифода омода кардан. Ба ҷои ин, ташкилот бояд даромад аз чунин фурушро дар якҷоягӣ бо хароҷот дар ғайри зарар эътироф намояд. Барои арзёбии арзиши чунин дороиҳо, ташкилот бояд СБҲМ-2 «Захираҳо», ба истиснои истехлокро истифода барад, зеро дороиҳо ҳанӯз барои истифодаи пешбинишуда, омода нестанд.

Тағйирот ба СБҲМ-37, шартномаҳои вазнин ва арзиши иҷроӣ қарордодҳо. Мутобиқи ин стандарт «Захираҳо, ӯҳдадорӣҳои шартӣ ва дороиҳои шартӣ», шартнома агар хароҷоти ногузир барои иҷроӣ ӯҳдадорӣҳо аз ғайри иқтисодии пешбинишуда зиёд бошад, он гоҳ шартномаи вазнин ҳисобида мешавад. Тағйирот муайян мекунад, ки ширкат ҳангоми арзёбии беғайри будани шартнома кадом хароҷотро бояд ба инобат гирад.

- хароҷоти иловагӣ барои иҷроӣ чунин шартнома (масалан, хароҷоти мустақими музди меҳнат ва маводҳо);

- тақсимои дигар хароҷотҳо, ки бевосита ба иҷроӣ шартномаҳо алоқаманданд (масалан, тақсимои истехлоки ҳисобгардида аз рӯи объекти асосие, ки барои иҷроӣ шартнома истифода шудааст).

Ҳамин тариқ баъзе ташкилотҳо қаблан танҳо хароҷоти афзоюндаро ба арзиши иҷроӣ шартнома (қарордод) дохил мекарданд ва ин ислоҳ имкон медиҳад, ки миқдори зиёди захираҳо барои шартномаҳои вазнин эътироф карда шаванд.

Сарчашма: <https://finacademy.net/materials/article/neobhodimost-perehoda-na-msfo>

3. Шартҳои муҳими «Сиёсати баҳисобгирӣ»-и муҳосибӣ.

Дар дастгоҳҳои марказии ҚСҚ «Тоҷиктелеком» ва Филиалҳои он баҳисобгирӣи муҳосибӣ аз рӯи «Барномаи 1С 7.7»-и муҳосибӣ ба роҳ монда шудааст. Шӯъбаи муҳосиботи марказӣ ва фаръӣ он бо муҳосибони касбияташон баланди таҳассусӣ ва барномасоз таъмин намебошад. Дар фаъолияти коргузори муҳосибот «Сиёсати баҳисобгирӣ»-и муҳосибӣ аз рӯзи таъсисёбӣ то ҳол мавҷуд намебошад ва корбарӣ бидуни он амалӣ гардидааст

Шарти мухими «Сиёсати баҳисобгирӣ»-и аз он иборат аст, ки дар фаъолияти идоракунии Чамъият, ҳисоботи муҳосибӣ дар доираи талаботи Стандартҳои байналмиллалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ). Стандартҳои байналмиллалии аудит (СБА), қонунҳои ҷумҳурӣ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ», Низомномаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва дигар санадҳои меъёрию ҳукукии амлқунанда (бо назардошти тағйироту иловаҳо) бояд ба роҳ монда шаванд.

Инчунин, «Низомнома» оиди тартиб додани ҳисоботҳои муҳосибӣ, дар фаъолияти корбарӣ вучуд надорад. Ҳисоботҳои молиявӣ бояд мувофиқи талаботи Стандартҳои байналмиллалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) таҳия шаванд. Ҳангоми оmodасозии ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ (тавозун) ва замимаҳои он риоя нагардидани талаботи СБҲМ, этимолияти дучор гардидан ба хавфи молиявиро дорад.

Ҳисобкунии истехлоки воситаҳои асосӣ тавассути «Барномаи 1С 7.7» амалӣ шудааст, ки мувофиқ ба талаботи СБҲМ мебошад. Дар янда ҷорӣ намудани «Барномаи 1С 8.3» дар коргузории Шуъбаи муҳосибот, самаранокии фаъолияти муҳосибонро бо як дараҷае беҳтар хоҳад кард.

Ба ақидаи ман, «Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ (тавозун)» ва замимаҳои он бояд дар доираи талаботҳои СБҲМ, СБА ва қонун, кодекс ва дигар санадҳои меъёрию ҳукукии дар ҷумҳурӣ амлқунанда, бо маълумотҳои дақиқ таҳия ва оmodа карда шаванд, ки фаъолияти доимии Чамъиятр дар оянда таъмин карда тавонад.

Омӯзиши ва таҳлили нишондиҳандаҳои молиявӣ ба ҳолати 31.12.2024 сол собит сохт, ки Чамъият тавонистааст аз фаъолияти соли 2024 ба натиҷаҳои зерин ноил гардид:

* даромади умумӣ аз фаъолияти асосӣ (фурӯш) дар соли 2024 маблағи 195 814 824,0 сомониро ташкил медиҳад, ки нисбати соли 2023 ба маблағи 22 810 531,0 (173 004 293,0) сомонӣ зиёд гардидааст;

* арзиши аслии (ҳақиқӣ) фурӯш дар соли 2024 ба маблағи 189 448 580,0 сомонӣ буда, нисбати соли 2023 ба маблағи 16 444 531,0 (167 147 295,0) сомонӣ афзун шудааст;

* дар соли 2024, дигар даромадҳои амалиётӣ 345 193,0 сомонӣ ва хароҷоти амалиётӣ 3 933 934,0 сомонӣ, ки дар маҷмӯъ ба маблағи 3 588 741,0 сомонӣ зарари молиявиро ташкил дода, дар муқоиса нисбат ба соли 2023 даромадҳои амалиётӣ ба маблағи 219 844,0 (125 349,0) сомонӣ, хароҷоти амалиётӣ 864 231,0 (3 069 703,0) сомонӣ ва маҷмӯи зарари молиявӣ ба маблағи 644 387,0 (2 944 354,0) сомонӣ афзоиш гардидааст;

* фоидаи то андозбандӣ дар соли 2024 ба маблағи 2 777 503,0 сомонӣ мебошад, ки нисбати соли 2023 ба маблағи 135 141,0 (2 912 644,0) сомонӣ коҳиш ёфтааст;

* фоидаи софи соли 2024 пас аз ситонидани андоз маблағи 2 360 878,0 сомони́ро ташкил намуда, нисбати соли 2023 ба 114 869,0 (2 475 747,0) ҳазор сомонӣ кам шудааст.

Аз омӯзиш ва таҳлили вазъи қарзҳои дебиторӣ муайян гардид, ки ба ҳолати 31.12.2024 сол қарзҳои дебитории ҳисобҳо барои қабули молу хизматрасонӣ, мизочон, пешпардохтҳо ва дигар қарзҳо дар маҷмӯъ 424 878,5 ҳазор сомони́ро ташкил дода, нисбати ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 227 566,6 (652 445,1) ҳазор сомонӣ коҳиш дода шудааст.

Қарзҳои кредиторӣ (ӯҳдадориҳо) бошад, ба ҳолати 31.12.2024 сол дар маҷмӯъ ба маблағи 451 084, 4 ҳазор сомонӣ мебошад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 244 990,3 (696 074,7) ҳазор сомонӣ кам гардидааст.

Мувофиқи қоидаҳои муҳосибӣ ва талаботи стандартҳои байналмиллалӣ, фаъолияти Чамъият дар ҳамон ҳолат бемайлони таъмин мегардад, ки агар дар тавозуни молиявӣ бидуни захираҳо бояд ҳиссаи қарзҳои дебиторӣ, воситаҳои пулӣ ва сармоягузорӣ нисбат ба ҳиссаи қарзҳои кредиторӣ ҳаҷман афзалиятҳо дошта бошад.

Тибқи ҳисоботҳо ба ҳолати 31.12.2024 сол қарзҳои дебиторӣ дар маҷмӯъ маблағи 427 397,6 (424 878,5+2 502,6+16,5) ҳазор сомонӣ ва қарзҳои кредиторӣ (ӯҳдадориҳо) 451 084, 4 (23228,0+74120,9) ҳазор сомони́ро ташкил медиҳанд, ки қарзҳои кредиторӣ нисбат ба қарзҳои дебиторӣ ба маблағи 23 686,8 (451 084, 4 -427 397,6) ҳазор сомонӣ зиёд зиёд шудааст. Мувофиқи омӯзиш ва таҳлилҳо ҳолати мазкур нигаронкунанда мебошад, зеро афзоиши ҳаҷми қарзҳои кредиторӣ боиси хавфи қобилияти пардохтпазирии ӯҳдадориҳо гардида, эҳтимолияти дучор шудан ба бӯҳрони иқтисодӣ ва баҳсҳои судӣ бо мизочонро дорад.

Мавриди зикр аст, ки дар санаи таҳияи ҳисоботи молиявӣ ин ҳолат ба фаъолияти Чамъият на он қадар таъсири ҷиддӣ расонидааст. Зеро дар тавозуни Чамъият ба ҳолати 31.12.2024 сол бақияи захираи молу маводҳо ба маблағи 8 570,7 ҳазор сомонӣ, асбобу анҷомҳои камарзиши тез хурдашаванда 2 091,8 ҳазор сомонӣ ва дигар қарзҳои дебиторӣ (сатри 060) 173 875,2 ҳазор сомонӣ, ки дар маҷмӯъ 184 537,7 ҳазор сомони́ро ташкил медиҳад, барои пардохтпазирӣ шароит фароҳам оварданаши имконпазир аст.

Ин ҳолат зери назорати роҳбарияти Чамъият қарор дорад ва тадбирҳои андешида истодаанд, ки барои устувор нигоҳ доштан ва рушди фаъолияти минбаъда мусоид хоҳад кард.

Хулоса, бо як дараҷа пардохтпазирии фаъолияти Чамбият (истифодаи самаранок захираҳо) аз он шаходат медиҳад, ки талаботҳои Стандартҳои СБҲМ, СБА, Кодекси андоз, меҳнат, граждони, конун ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалкунанда, бо як андозае риоя гардадааст. Мувофиқи санади муқоисавии андоз аз санаи 01.01. соли 2024 то 31.12. соли 2024, ба буҷети давлатӣ (ҷумҳурӣ, маҳаллӣ) ва суғуртаи иҷтимоӣ дар маҷмӯъ маблағи **33 955 138** сомонӣ ворид намудааст, аз ҷумла:

- анзод аз даромади шахсони воқеӣ 160,0 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз даромад аз шахсони ҳуқуқи 2 950 138 сомонӣ;
- андоз аз арзиши иловашуда 28 435 000 сомонӣ;
- андози иҷтимоӣ 790,0 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт 70,0 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз амволи ғайриманӯул 50,0 ҳазор сомонӣ;
- дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети ҷумҳурӣ 1 500,0 ҳазор сомонӣ;

Бо назардошти ҳолатҳои зикршуда, дар айни замон муайянсозии таъсири тағйирот дар вазъи иқтисодӣ ба фаъолияти оянда ва вазъи молиявии Чамбият каме душвор аст. Зеро роҳбарияти Чамбият ҷунин мешуморад, ки Чамбият дороиҳои кофӣ барои пардохтани ўҳдадорихои худро дорад ва ҷиҳати таъмин бахшидан дар давоми солҳои оянда ҷалби сармояро дар назар дорад.

Андоз аз даромади шахсони воқеӣ дар соли 2024:

Даромади умумӣ аз ҳама намуди фаъолият маблағи 196 160 017 сомонӣ.

Андоз аз даромад маблағи 5627971 сомонӣ.

Маблағи ҳисобшудаи пардохти ҷории андоз аз даромад маблағи 2659300,61 сомонӣ.

Ҳамаги, андоз аз даромад барои ҳисобкуни ва ё камкуни маблағи 2968670,39 сомонӣ.

Меёри андоз маблағи 15 сомонӣ.

Ҷоидаи софи корхона маблағи 25 638 532 сомони ро ташкил медиҳад.

4. Воситаҳои асосӣ.

Тибки талаботи ҳисоботи молиявӣ ва стандартҳо, воситаҳои асосӣ ҳамчун объект бо назардошти арзиши истехлоки ҷамъшуда ва талафоти беқурбшавӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Агар як объекти асосӣ дорои ҷузъҳои асосии дорои мӯҳлатҳои гуногуни ҷоиданок бошад, онҳо ҳамчун объектҳои алоҳидаи асосӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар ҳисоботи молиявӣ истехлок барои даромади умумӣ дар асоси як ҳаттӣ дар тӯли мӯҳлати пешбинишудаи ҷоидаҳои дороиҳои алоҳида ба ҳисоб гирифта мешавад. Ҳисоб намудани истехлок ба воситаҳои асоси аз санаи хариду воридшавӣ ва ағар дороиҳои дар дохили сохташуда

бошад аз санаи мавриди истифода қароргирифта, оғоз меёбад. Бояд зикр намуд, ки ба замин истехлок ҳисоб карда намешавад.

Мӯхлати истифодаи ғоидаовари воситаҳои асосӣ дар ҷадвали зерин инъикос ёфтааст:

- Бино ва иншоотҳо 100 сол;
- Мебел ва таҷҳизотҳо 7 сол;
- Воситаҳои нақлиёт 5-10 сол;
- Воситаҳои ғайримоддӣ 3-10 сол.

5. Воситаҳои ғайримоддӣ.

Дороиҳои ғайримоддӣ харидашуда, бо назардошти арзиши истехлоки ҷамъшуда ва талафоти бекурбшавӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Иҷозатномаҳои харидоригардида барои таъминоти барномаҳои нармафзо ҳамчун асос барои хароҷоте, ки барои харидорӣ ва истифодаи нармафзори мушаххас сарф шудаанд, капитализатсия карда мешаванд. Истехлок дар ҳисоботи молиявӣ бораи даромади умумӣ бо усули якхела дар тӯли мӯхлати ғоиданокии дороиҳои ғайримоддӣ, ҳисоб карда мешавад.

6. Моли маводҳои арзишдор.

Захираҳо бо арзиши камтар ва арзиши софи фурӯш баҳогузорӣ карда мешаванд. Худи арзишро бо усули миёнавазншуда ҳисоб мекунад. Арзиши софи фурӯш, ин нархи тахминии фурӯш бо назардошти хароҷоти минбаъдае, ки хангоми баровардан ба амал меояд, дар назар аст.

7. Захираҳо.

Захираҳо дар ҳисоботи вазъи молиявӣ вақте эътироф карда мешаванд, ки Ҷамъият дар натиҷаи рӯй додани ҳодиса, ўҳдадорӣ қонунӣ ё асоснок дошта бошад ва эҳтимол дорад, ки барои иҷрои ин ўҳдадорӣ маблағ сафарбар ё талаб карда шавад.

Агар маблағи чунин ўҳдадорӣ назаррас бошад, пас захираҳо бо роҳи тахфиф кардани гардиши тахминии ояндаи пули нақд бо истифода аз меъёри тахфифи пеш аз андоз, ки хавфҳои ҷорӣ ба ўҳдадорӣ хосро инъикос мекунад, муайян карда мешаванд. Муқаррароти реструктуризатсия дар даврае эътироф карда мешавад, ки Ҷамъият нақшаи расмӣ муфасссали таҷдиди сохторро тасдиқ мекунад ва татбиқи онро идома медиҳад ё дар бораи бозсозии дар пешистода ба таври оммавӣ эълон мекунад.

8. Аъзоҳои дар сармоя (таксимот).

Даромад ва хароҷоте, ки аз муомилот бо моликони ё шахсони ба сифати онҳо ғайриқонунӣ ба вучуд меояд ва хароҷоти бевосита ба чунин амалиёт алоқаманданд, дар ҳисоботи молиявӣ дар бораи тағйирот дар сармоя ҳамчун сахмҳо ё пардохтҳо, пешниҳод карда мешаванд.

9. Андозбандӣ.

Андоз аз даромад, ин андози қорӣ ва батаъхиргузоштаро дар бар мегирад. Андоз аз даромад дар ҳисоботи молиявӣ оид ба даромади умумӣ эътироф карда мешавад, агар он ба моддаҳои дигари даромади умумӣ ё муомилот бо шахмдорон, ки бевосита дар сармояи шахомӣ эътироф карда шудаанд, дахл надошта бошад ва дар ин ҳолат он дар дигар даромади умумӣ ё бевосита дар сармояи худ эътироф карда мешавад. Андоз аз даромад тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нисбати Чамъият татбиқ мешаванд, ҳисоб карда мешавад. Харочоти қории андоз аз даромад, ин андози пешбинишуда аз даромади андозбандишаванда дар давоми сол бо истифода аз меъёрҳои андози дар санаи ҳисоботи қабулшуда ё амалан қабулшуда ва ҳама гуна ислоҳоти андозе, ки нисбат ба солҳои гузашта пардохта мешавад, мебошад. Андози қорӣ аз даромади андозбандишаванда барои соли, ки тибқи қонунгузории қорӣ барои андозбандӣ аз даромади гирифташуда муайян карда мешавад, ҳисоб карда мешавад. **Дигар даромад ва харочот** - дар ҳисоботи молиявӣ дар бораи ғоида, зарар ва даромади умумӣ дар санаи пешниҳоди хизмати дахлдор эътироф карда мешаванд. **Дивидендҳо ва дигар маблағгузорӣ (таксимоти сармоя).** Ёломияи дивидендҳо ва дигар маблағгузорӣ (таксимунӣ) ҳангоми тасдиқи онҳо эътироф карда мешавад. **10. Натиҷаҳои воқеи сарчашмаи номуайнӣ дар арзёбӣ.**

Зимни қараёни татбиқи сиёсати баҳисобгирӣ, роҳбарияти Чамъият бояд дар бораи арзиши тавозунии дороиҳо ва ӯҳдадориҳо, ҳисобҳо ва тахминҳо, пешгӯӣ ва пешниҳодҳо намояд, ки сарчашма, манбаъ ва арзёбии онҳо аз дигар манбаъҳо маълум нестанд. Мавриди зикр аст, ки арзёбиҳо ва фарзияҳои асосии вобаста ба таҷрибаи гузашта ва дигар омилҳои асос ёфтаанд, ки дар шароит мувофиқ ҳисоб карда мешаванд. Натиҷаҳои воқеи метавонанд аз ин маълумоти ҳисобҳо фарқ кунанд. Арзёбиҳо ва пиндоштҳои алоқаманд мунтазам баррасӣ карда мешаванд. Тағйирот дар ҳисобҳо дар давраи инъикос карда мешаванд, ки дар он харочотҳо аз нав дида баромада мешаванд, агар тағйирот танҳо ба ҳамаи давра таъсир расонад ё дар давраи, ки баҳогузори аз нав дида баромада мешавад ва дар давраҳои оянда, агар тағйирот ҳам ба давраҳои қорӣ ва ҳам ба давраи оянда таъсир расонад. Эзоҳот: Таҳлилу омӯзишҳои аудиторӣ мувофиқи маълумотҳои дар «Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ» ва замимаҳои он дарҷгардидае, ки аз қониби Мақомоти андоз қабул (ислоҳотӣ) карда шудааст ва ба рафти санҷиш пешниҳод гардидааст, анҷом дода шуд.

Директори ЧДММ «Интер Аудит Правда»

И.Гадоев



Чамъияти дорони масъулияти маҳдуди «Интер Аудит Правда»

ДРАФТ-и омӯзиш ва таҳлили нишондиҳандаҳои тавозуни молиявии ҚСҚ «Тоҷиктелеком» ва замимаҳои он, дар давраи аз 01.01.2024 сол то 31.12.2024 сол.

11. «Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ»-и ба ҳолати 31.12.2024 сол. (бо сомони)

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр	Маълумот ба ҳолати	
		31.12.2023с.	31.12.2024с.
Дороиҳои кӯтоҳмуддат (гардон)			
Воситаҳои пули дар хазина	010	35 418	41 768
Воситаҳои пули дар суратҳисоб	020	8 897 970	2 460 786
Сармоягузориҳо, қарзҳо ва қоғазҳо	030	16 500	16 500
<i>Аз ҷумла, қоғазҳои қимматноки ғарозмӯдат</i>	<i>031</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>
Қарзҳои дебиторӣ-ҳисобҳо барои пардохт	040	205 372 118	111 688 560
<i>Аз ҷумла, Ҳисобҳо барои қабул хизматрасониҳо ва мол</i>	<i>041</i>	<i>205 372 118</i>	<i>111 688 560</i>
Дигар қарзҳои дебиторӣ, аз ҷумла	050	447 072 958	313 189 989
<i>Пардохт ба таъминкунандагон</i>	<i>051</i>		
<i>Қарзи дебитории кормандон</i>	<i>052</i>		
<i>Андозҳои пешпардохтишуда</i>	<i>053</i>		
<i>Дигар қарзҳои дебиторӣ</i>	<i>057</i>	<i>447 072 958</i>	<i>313 189 989</i>
Қарздорӣ Муассис аз ҳисоби ҳиссагузорӣ ба сармояи Оинномавӣ	060	173 875 268	173 875 289
Захираҳои моддию молӣ, аз ҷумла	070	7 001 283	8 570 718
<i>Молҳо</i>	<i>071</i>	<i>1 222</i>	<i>1 222</i>
<i>Ашёи хом ва маводҳои асосӣ</i>	<i>072</i>	<i>6 958 240</i>	<i>8 527 675</i>
<i>Маҳсулоти тайёр</i>	<i>074</i>	<i>41 821</i>	<i>41 821</i>
Захираи маводҳои ёрирасон, аз ҷумла	080	614 812	670 240
<i>Сӯзишворӣ</i>	<i>081</i>	<i>46 148</i>	<i>56 801</i>
<i>Қисмҳои эҳтиётӣ</i>	<i>082</i>	<i>568 664</i>	<i>613 439</i>
Асбобу анҷомҳои камарзишу тез фарсудашаванда	085	4 928 379	2 091 846
Чамъи дороиҳои гардон	099	847 814 727	612 605 696
Дороиҳои гайригардон			
Воситаҳои асосӣ	100	511 771 418	467 990 608
<i>Аз ҷумла:</i>			
<i>Бино ва иншоот</i>	<i>102</i>	<i>133 598 660</i>	<i>133 576 894</i>
<i>Таҷхизотҳо</i>	<i>103</i>	<i>318 422 802</i>	<i>133 576 894</i>
<i>Таҷхизотҳои идоравӣ</i>	<i>104</i>	<i>3 572 363</i>	<i>3 309 399</i>
<i>Мебел ва анҷомҳои алоқаманд</i>	<i>105</i>	<i>3 991 837</i>	<i>3 101 701</i>
<i>Воситаҳои нақлиёт</i>	<i>106</i>	<i>14 702 408</i>	<i>13 569 969</i>
<i>Сохтмони нотаъмом</i>	<i>107</i>	<i>37 465 741</i>	<i>38 601 738</i>
<i>Ободонии қитъаи замин</i>	<i>109</i>	<i>17 607</i>	-
Фарсудашавии замшудаи воситаҳои асосӣ	110	316 039 978	279 861 597
Арзиши тавозунии воситаҳои асосӣ	119	195 731 440	188 129 011

Чамбияти дорон масъулияти махдуди «Интер Аудит Правда»

Дороиҳои ғайримоддӣ – ҳамагӣ. <i>Аз ҷумла:</i>	120	304 698	304 698
<i>Франшиза, гудвилл, патент, итсензия (иҷозатнома), нишони молӣ, таъмини барномавӣ, хароҷот барои корҳои таъкилӣ</i>	121	304 698	304 698
<i>Дигар дороиҳои ғайримоддӣ</i>	122		
Истехлоки чамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ	130	248 771	254 964
Арзиши тавозунии дороиҳои ғайримоддӣ	139	55 927	49 734
Дороиҳои биологӣ. <i>Аз ҷумла:</i>	140	4 743	4 743
<i>Чорво (махсулдеҳ)</i>	142	4 743	4 743
Сармоягузориҳои дарозмуддат. <i>Аз ҷумла:</i>	160	4 970 619	4 970 619
<i>Сармоягузорӣ ба корхонаҳои фаръӣ</i>	163	666 096	666 096
<i>Дигар сармоягузориҳои дарозмуддат</i>	166	4 304 523	4 304 523
Чамъи дороиҳои ғайригардон	191	200 762 729	193 154 107
ҲАМАГӢ - ДОРОИҲО	199	1 048 577 456	805 759 803
ТАВОЗУН		1 048 577 456	805 759 803
Ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддат			
Ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддат. <i>Аз ҷумла:</i>	220	6 041 832	5 758 647
<i>Ҳисобҳо барои пардохт</i>	201	382 757 078	236 856 947
<i>Дигар ҳисобҳо барои пардохт</i>	202	115 699 540	54 126 946
Ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддати Ҳисобкардашуда, <i>аз ҷумла</i>	220	6 041 832	5 758 647
<i>Музои меҳнат барои пардохт</i>	222	5 928 680	5 622 407
<i>Ҳисаҷудокунӣ ба фонди иҷтимоӣ</i>	223	40 666	131 219
<i>Дигар ҳисобкунӣҳои хароҷотӣ</i>	226	72 486	5 021
Андозҳо барои пардохт, <i>аз ҷумла</i>	230	42 864 683	5 854 284
<i>Андоз аз фоида барои пардохт</i>	231	276 303	2 508
<i>Андоз аз даромади шахсони воқеӣ</i>	232	1 224 563	1 285 493
<i>ААИ барои пардохт</i>	233	37 228 850	-
<i>Аксизҳои иҷтимоӣ (ФСЗН)</i>	234	1 853 050	1 643 069
<i>Дигар андозҳо барои пардохт</i>	235	2 281 917	2 923 214
Чамъи ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддат	259	547 363 133	302 596 824
Ўҳдадориҳои дарозмуддат			
Ўҳдадориҳои дарозмуддат. <i>аз ҷумла</i>	260	148 711 608	148 711 608
<i>Вомбарҳо ва сикаҳои пардохтӣ</i>	261		
<i>Қарзҳои бонкӣ ва дигар қарзҳо</i>	262		
<i>Ғайра қарзҳо, ўҳдадориҳои молиявӣ</i>	263	148 711 608	148 711 608
Чамъи ўҳдадориҳои дарозмуддат	298	148 711 608	148 711 608
ҲАМАГӢ, ЎҲДАДОРИҲО	299	696 074 741	451 308 432
Фарқияти дороиҳо аз ўҳдадориҳо		352 502 715	354 451 371
Сармоя, сармояи худӣ			
Сармояи эълоншуда (оинномавӣ), <i>аз ҷумла;</i>	300	178 555 020	178 555 020
<i>Саҳмияҳои оддӣ</i>	301	178 555 020	178 555 020

Чамбияти дорон масъулияти махдуди «Интер Аудит Правда»

Саҳмияҳои имтиёзнok	302		
Сармояи иловагӣ, аз ҷумла;	310	137 220 387	140 309 462
Грантҳо ва маблағгузориҳои мақсаднок	311		
Тасҳҳои азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ ва дорониҳо	313	137 220 387	140 309 462
Ҷоидаи тақсимнашуда	320	3 169 543	2 360 880
Сармояи изофа			
Сармояи захиравӣ, аз ҷумла;	330	33 557 766	33 226 009
Захираи ба вуҷудмада тибқи қонун	331	58 6410	58 610
Захираи молиявӣ (Фонд) барои ҳавасмандкунонӣ	333	36 754 969	331 673 399
ҲАМАГӢ САРМОЯ	339	352 502 716	354 451 371
ҲАМАГӢ, САРМОЯ ва ӮХДАДОРӢ	399	1 048 577 457	805 759 803
ТАВОЗУН		1 048 577 457	805 759 803

Аз таҳлил ва омӯзиши тавозун маълум гардид, ки маҷмӯи нишондиҳандаҳои қисми дорониҳо ва ӯҳдадориҳои тавозун ба ҳолати 31.12.2024 сол ҳамагӣ 805 759 803,0 сомони ро ташкил медиҳад ва дар муқоиса нисбат ба ҳолати 31.12.2023 сол ба маблағи 242 817 654,0 (1 048 577 457,0) сомонӣ кам мебошад. Аз ҷумла, маблағҳои назаррас аз қисмати дорониҳо - воситаҳои пулӣ аз ҳисоби суратҳисоб ба маблағи 6 437 184,0 сомонӣ, қарзҳои дебиторӣ (ҳисобҳо барои пардохт) 93 683 556,0 сомонӣ, дигар қарзҳои дебиторӣ 133 882 969,0 сомонӣ, захираи асбобу анҷомҳои камарзиши тез фарсудашаванда 2 836 533,0 сомонӣ, воситаҳои асосӣ (тавозунӣ) 7 602 429,0 сомонӣ, воситаҳои ғайригардон 6 193,0 сомонӣ ва аз қисмати ӯҳдадориҳо – ҳисобҳо барои пардохт ба маблағи 145 900 131,0 сомонӣ, дигар ҳисобҳо барои пардохт 61 572 594,0 сомонӣ, музди меҳнат барои пардохт 306 273,0 сомонӣ ва андозҳо барои пардохт 37 010 399,0 сомонӣ қоҳиш ёфтаанд.

Эзоҳот: аз 1 то 23 қисми таркибии таҳлилу омӯзишҳои ҳисоботи молиявӣ ва замимаҳои он мебошад.


Ғайратов Далер Алисиноевич
 (Директор)


Қосимов Нур Маҳмадович
 (Сармуҳосиб)

12. «Ҳисобот оиди фоида ва зарар» ба ҳолати 31.12.2024 сол.

(бо сомонӣ)


Номгӯи нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр	Маълумот ба ҳолати	
		31.12.2023с.	31.12.2024с.
Даромади амалиётӣ (Даромади соф аз фурӯш)	010	173 004 293	195 814 824
Арзиши аслии (ҳақиқӣ) фурӯш	020	167 147 295	189 448 580
Маҷмӯи фоида (010-020)	030	5 856 998	6 366 244
Даромад ва харочотҳои амалиётӣ			
Дигар даромадҳои амалиётӣ	040	125 349	345 193
Дигар харочотҳои амалиётӣ	050	3 069 703	3 933 934
Чамъи даромад ва харочоти амалиётӣ (050-040)	060	-2 944 354	-3 588 741
Фоидаи (зарари) амалиётӣ (030-060)	100	2 912 644	2 777 503
Даромад (харочот) аз рӯи фоиз			
Даромад (зарар) аз рӯи мубодилаи асъор			
Харочотҳои ғайриамалиётӣ			
Чамъ, даромад (харочотҳо)			
Фоидаи то андозбандӣ	160	2 912 644	2 777 503
Андоз аз фоида (таҳқиқи андоз)	170	436 997	416 625
Фоидаи (зарар) соф	200	2 475 747	2 360 878

Таҳлил ва омӯзишҳои нишон дод, ки маҷмӯи даромади (фоидаи) соли 2024 маблағи 195 814,8 ҳазор сомонӣ, харочотҳои фурӯш 189 448,6 ҳазор сомонӣ ва харочоти амалиётӣ 3 588,7 ҳазор сомони ро ташкил менамояд, ки дар муқоиса нисбат ба соли 2023 мутаносибан даромадҳо (фоида) ба маблағи 22 810,5 (173 004,3) ҳазор сомонӣ, харочотҳои фурӯш 22 301,3 (167 147,3) ҳазор сомонӣ ва харочоти амалиётӣ 644,6 (2 944,3) ҳазор сомонӣ зиёд гардидааст.

Аз натиҷаи фаъолияти соли 2024, фоидаи умумӣ (то андозбандӣ) ба маблағи 2 775,5 ҳазор сомонӣ ва фоида соф (тарҳи андозҳо) ба маблағи 2 360,8 ҳазор сомонӣ ба даст оварда шудааст, ки нисбати соли 2023, мутаносибан фоидаи умумӣ ба маблағи 137,1 (2 912,6) ҳазор сомонӣ ва фоида соф ба маблағи 114,9 (2 475,7) ҳазор сомонӣ коҳиш ёфтаанд.

Эзоҳот: аз 1 то 23 қисми таркибии таҳлилу омӯзишҳои ҳисоботи молиявӣ ва замимаҳои он мебошад.


Ғайратов Далер Алисиноевич
 (Директор)


Қосимов Нур Маҳмадович
 (Сармуҳосиб)

13. «Ҳисобот оиди тағйирёбии сармоя» ба ҳолати 31.12.2024 сол.

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Сармояи Оинномавӣ	Фоидаи (зарари) тақсимшуда	Сармояи изофавӣ	Сармояи захиравӣ	Ҷамъ
Бақия ба ҳолати 31.12.2023с (010)	178 555 020	3 169 543	137 220 387	33 557 766	352 502 716
Тағйирот дар сиёсати баҳисобгирӣ (030)					
Фоидаи (зарари) солона (110)		2 360 878			2 360 878
Ҳақаъзогии соҳибмулкони (210)			(3 089 075)		(3 089 075)
Бозпасирии сармоя аз ҷониби соҳибмулкони (230)					
Пардохти суди саҳмияҳо (девидентҳо) (240)		(3 169 541)			(3 169 541)
Тағйирот дар захираҳо (250)				(331 757)	(331 757)
Харидори намудани саҳмияи худӣ (воситаҳои ҳиссавӣ) (270)					
Бақия ба ҳолати 31.12.2024с. (300)	178 555 020	2 360 880	140 309 462	33 226 009	354 451 371


Тавре таҳлилу омӯзишҳо нишон дод, дар давраи аз 01.01.2023 сол то 31.12.2024 сол сармояи Оинномавӣ бе тағйир ба маблағи 178 555 020,0 сомонӣ боқи мондааст.

Сармояи захиравӣ ба ҳолати 31.12.2023 сол маблағи 33 557 766,0 сомони ро ташкил намуда, дар давоми сол ба маблағи 331 757,0 сомонӣ кам гардидааст, ки ба ҳолати 01.01.2024 сол бақия ба маблағи 33 226 009,0 сомонӣ боқи мондааст.

Сармояи изофавӣ ба ҳолати 31.12.2023 сол ба маблағи 137 220 387,0 сомонӣ мебошад ва дар давоми сол, аз ҳисоби дигар манбаъҳо ба сармояи изофавӣ 3 089 075,0 сомонӣ сафарбар гардидааст, ки бақия ба ҳолати 01.01.2024 сол маблағи 33 226 009,0 сомони ро ташкил медиҳад.

Фоидаи тақсимнагардида ба ҳолати 31.12.2023 сол маблағи 3 169 543,0 сомони ро ташкил намуда, аз фоидаи соли қорӣ ба маблағи 2 360 878,0 сомонӣ ворид ва аз ҳисоби фоидаи соли қаблӣ ба маблағи 3 169 541,0 сомонӣ тақсимот гардида, дар натиҷа бақияи Фоидаи тақсимнагардида 2 360 880,0 сомони ро ташкил додааст.

Эзоҳот: аз 1 то 23 қисми таркибии таҳлилу омӯзишҳои ҳисоботи молиявӣ ва замимаҳои он мебошад.


Ғайратов Далер Алисиноевич
 (Директор)




Қосимов Нур Маҳмадович
 (Сармуҳосиб)

14. «Ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пулӣ» ба ҳолати 31.12.2024 сол.

(бо сомонӣ)

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр	Солҳои ҳисоботӣ	
		2023	2024
1. Фаъолияти амалиётӣ (асосӣ)			
<i>Воридоти маблағ аз фаъолияти амалиётӣ</i>			
Даромад аз фурӯш	010	137 120 135	197 042 983
Дигар воридот аз фаъолияти амалиётӣ	020	263 306 867	267 048 596
Даромадҳои ногаҳонӣ аз харгуна амалиёт	030		*
Чамъи дохилшавӣ фаъолияти амалиётӣ (010+-020)	040	400 427 002	464 091 579
<i>Хориҷшавии маблағҳо дар қисми фаъолияти амалиётӣ</i>			
Пардохти воситаҳои пулӣ барои хариди зазираҳо	050	233 237 666	213 110 599
Пардохти музди меҳнат ва андози иҷтимоӣ	060	11 282 943	11 802 836
Пардохти хароҷотҳои амалиётӣ	070	7 757 369	54 646 628
Пардохти фоизҳо	080		-
Пардохти андозҳо	090	31 907 665	47 148 397
Пардохти хароҷотҳои ногаҳонии амалиётӣ	100		
Дигар пардохтҳои амалиётӣ	110	109 487 322	143 813 952
Чамъи хориҷшавии маблағҳо дар қисми фаъолияти амалиётӣ (050+060+070+080+090+100+110)	120	393 672 965	470 522 412
Воридоти софи мустақими воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ	190	6 754 037	-6 430 833
2. Фаъолияти сармоягузорӣ			
<i>Чамъи дохилшавиҳо аз фаъолияти сармоягузорӣ (210+220+230+240+250)</i>	260		
Хориҷшавии маблағҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ			
Харидорӣ намудани воситаҳои асосӣ ва амволи ғайриманқул	270		
<i>Ҳолати маблағҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ (270-330)</i>	390		
3. Фаъолияти молиявӣ			
Дохилшавии маблағҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ			
Эмиссияи саҳмия	410		
Эмиссияи вомбаргҳо	420		
Маблағгузори (амонатҳо) муассисон (соҳибмулкони)	430		
Қарзҳо ва вомҳо	440		
Дигар даромадҳо аз фаъолияти молиявӣ	450		
Чамъи дохилшавиҳо аз фаъолияти молиявӣ (410+420+430+440+450)	460		

Чамбияти дорой масъулияти маҳдуди «Интер Аудит Правда»

Хориҷшавии маблағҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ			
Ҳақи саҳм (дивидент)	470		
Қарзҳо ва вомҳо	480		
Харидорӣ намудани саҳмияи худдӣ	490		
Дигар пардохтҳо аз фаъолияти молиявӣ	500		
Чамъи хориҷшавии маблағҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ (470+480+490+500)	510		
Ҳолати маблағҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ (460-510)	590		
Таксимои фоида ё зарар аз рӯи фарқияти қурбӣ	600		
Тағйирёбии софи воситаҳои пулӣ (190+-390+-590+-600)	700	6 754 037	-6 430 833
Маблағҳои пулӣ дар аввали давраи ҳисоботӣ аз рӯи тавозун 710= (сатри 020 сутуни 1)	710	2 179 351	8 933 387
Маблағҳои пулӣ дар охиридавраи ҳисоботӣ аз рӯи тавозун 720 = (сатри 020 сутуни 1)	720	8 933 388	2 502 554

Эзоҳот: аз 1 то 23 қисми таркибии таҳлилу омӯзишҳои ҳисоботи молиявӣ ва замимаҳои он мебошад.


Ғайратов Далер Алисиноевич
(директор)




Қосимов Нур Маҳмадович
(Сармуҳосиб)

15. Эзоҳотҳо: Оиди баъзе нишондиҳандаҳои «Тавозуни молиявӣ» ба ҳолати 31.12.2024 сол.

(бо сомонӣ)

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр	Маълумот ба ҳолати	
		31.12.2023с.	31.12.2024с.
Воситаҳои пулӣ ва ҳамаарзиши он - ҳамагӣ			
Ҳазина бо арзи миллий	010	35 418	41 768
Ҳазина бо арзи хориҷӣ	010		
Амалиётҳои бонкӣ бо арзи миллий	020	8 897 970	2 460 786
Амалиётҳои бонкӣ бо арзи хориҷӣ	020		
Маблағгузориҳои кӯтоҳмуддат (Сармоягузорӣ) – ҳамагӣ. <i>Аз ҷумла;</i>	030	16 500	16 500
<i>Қоғазҳои дарозмуддати қимматнок (ҳиссаҳои)</i>	32	16 500	16 500
<i>Қарз, воҷӯ, депозитҳо</i>	33		
<i>Қисми қорӣи сармоягузориҳои дарозмуддат</i>	34		
Ҳисобҳо барои пардохт –ҳамагӣ. <i>Аз ҷумла;</i>	040	205 372 118	111 688 560
<i>Ҳисобҳо барои қабули мол, қор ва хизматрасонӣ</i>	041	205 372 118	111 688 560
Дигар қарзҳои дебиторӣ-ҳамагӣ. <i>Аз ҷумла;</i>	050	447 072 958	313 189 989
<i>Пешпардохт ба таъминкунандагон</i>	051		
<i>Қарзҳои дебиторӣи қормандон</i>	052		
<i>Андозҳои пешпардохтиҳуда</i>	053		
<i>Ҷоиҳо барои қабул</i>	054		
<i>Дигар қарзҳои дебиторӣ</i>	057	447 072 958	313 189 989
<i>Қарзи дебиторӣи қорхонаи фаръӣ</i>	058		
Қарздорӣ аз рӯи дигар амалиёт	059		
Қарздорӣи Муассисон (саҳмдорон) саҳмгузори дар Оиннома	060	173 875 289	173 875 289
Захираҳои моддию молӣ -ҳамагӣ	070	7 001 283	8 570 718
<i>Аз ҷумла;</i>			
<i>Молҳо, маводҳои захиравӣ</i>	071	1 222	1 222
<i>Ашёи хом ва масолеҳ</i>	072		
<i>Истеҳсолоти нотамо</i>	073	6 958 240	8 527 675
<i>Маҳсулоти тайёр</i>	074	41 821	41 821
<i>Маҳсулоти кишоварзӣ ва дорон биологӣ (активҳо)</i>	075		
Захираи маводҳои ёрирасон. <i>Аз ҷумла;</i>	080	614 812	670 240
<i>Сӯшиворӣ</i>	081	49 148	56 801
<i>Қисмҳои эҳтиётӣ</i>	082	568 664	613 439
<i>Асбобу анҷоми идоравӣ</i>	083		
Асбобу анҷомҳои қамарзиши зуд фарсудаашаванда	085	4 928 379	2 091 840
Дигар пешпардохтҳо	086		
Ҳамагӣ, доронҳои қардон	099	847 814 727	612 605 696

Воситаҳои пулӣ дар ҳазина ба ҳолати 31.12.2024 сол маблағи 41 768,0 сомони ро ташкил медиҳад, ки нисбати қамин давраи соли 2023 ба маблағи 6 352,0 (35 416,0) сомонӣ зиёд мебошад. Дар ҳазина нигоҳ доштани пулҳои нақдӣ бидуни меъёри муқаррарқардида (Лимит) ин ҳилофи қоидаҳои муқаррарнамудаи

Бонки миллии Тоҷикитон мебошад.

Бақияи воситаҳои пулӣ дар суратхисобҳо ба ҳолати 31.12.2024 сол (бо арзҳои милли ва хориҷӣ) ба маблағи 2 460 780,0 сомонӣ мебошад, ки нисбати ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 6 434 190,0 (8 897 970,0) сомонӣ зиёд мебошад.

Маблағгузори кӯтоҳмуддат (сармоягузорӣ), аз ҷумла қоғазҳои дарозмуддати кимматнок (ҳиссавӣ) ба ҳолати 31.12.2023 сол маблағи 16 500,0 сомони ро ташкил дода, то ба ҳолати 31.12.2024 сол бе тағйир боки мондааст.

Ҳисобҳо барои пардохт, аз ҷумла ҳисобҳо барои пардохти молу хизматрасониҳои қабулгардида, яъне ҳамчун қарзҳои дебиторӣ ба ҳолати 31.12.2024 сол маблағи 111 688 560,0 сомони ро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 93 683 558,0 (205 372 118,0) сомонӣ кам карда шудааст.

Дигар қарзҳои дебиторӣ, аз ҷумла дигар қарзҳои дебиторӣ ба ҳолати 31.12.2024 сол маблағи 313 189 989,0 сомонӣ мебошад, ки нисбати ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 133 882 969,0 (447 072 958) сомонӣ кам гардидааст.

Мавриди зикр аст, ки қарздории Муассисон (саҳмдорон, аъзоён) дар ташаккули сармояи Оинномавӣ ба ҳолати 31.12.2023 сол ба маблағи 173 875 289,0 сомонӣ мебошад ва то ба ҳол, яъне ба ҳолати 31.12.2024 сол бе тағйир ҳамчун қарзи дебиторӣ боки мондааст.

Захираҳои моддию молии тавозунӣ ба ҳолати 31.12.2024 сол ба маблағи 8 570 718,0 сомонӣ мебошад, ки нисбати ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 1 569 435,0 (7 001 283,0) сомонӣ зиёд гардидааст, аз ҷумла истехсолоти нотаом ба маблағи 1 569 435,0 сомонӣ афзоиш ёфта, вале молу мавод ва маҳсулотҳои тайёр бетағйир боки мондаанд.

Захираи маводҳои ёрирасон ба ҳолати 31.12.2024 сол маблағи 670 240,0 сомони ро ташкил намуда, нисбати ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 55 428,0 (614 812) сомонӣ зиёд шудааст. Аз ҷумла, сӯзишворӣ ба маблағи 7 653,0 сомонӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ ба маблағи 44 775,0 сомонӣ афзоиш ёфтаанд.

Асбобу анҷомҳои камарзиши зуд фарсудашаванда ба ҳолати 31.12.2024 сол ба маблағи 2 091 840,0 сомонӣ мебошад, ки нисбати ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 2 836 539,0 (4 928 379) сомонӣ зиёд гардидааст.

Эзоҳот: аз 1 то 23 қисми таркибии таҳлилу омӯзишҳои ҳисоботи молиявӣ ва замимаҳои он мебошад.

Ғайратов Далер Алисиноевич
(Директор)

Қосимов Нур Маҳмадович
(Сармуҳосиб)

16. Эзоҳот: «ДОРОИҲОИ ҒАЙРИГАДОН» - ВОСИТАҲОИ АСОСӢ, МОШИН, ТАҶҲИЗОТ, МЕБЕЛ ва СОХТМОНИ НОТАМОМ ба ҳолати 31.12.2024 сол.

(бо сомонӣ)

Номгӯи нишон-диҳандаҳо (сатрҳои 100-119)	Биноҳо ва иншоотҳо	Мошина ва таҷҳизот	Таҷҳизот- ҳои идоравӣ	Мебел ва лавозимот	Соҳтмони нотамом	Ҷамағӣ
Арзиши тавозуни ба ҳолати 31.12.2023 сол	133 598 660	333 125 210	3 572 363	3 991 837	37 465 741	511 771 418
Харидоришуда						
Воридот (ройгон - безвозмездно)						
Азнавнархгузорӣ						
Хориҷшавӣ						
Истехлоки в/а дар соли 2024						
Фарсудашавии чамъшуда ба ҳолати 31.12.2024 сол	-	-	-	-	-	-
Арзиши тавозуни ба ҳолати 31.12.2024 сол	133 576 894	289 400 876	3 309 399	3 101 701	38 601 738	467 990 608

Таҳлили дорониҳои ғайригардон нишон дод, ки ба ҳолати 31.12.2023 сол арзиши умумии **бино ва иншоотҳо** ба маблағи 133 598 660,0 сомонӣ мебошад, дар давоми соли ҷорӣ бино ва иншоотҳо ба маблағи 21766 хориҷ гардида ба ҳолати 31.12.2024 сол ба маблағи 133 576 894,0 сомонӣ боқи мондааст.

Арзиши умумии **мошина ва таҷҳизот** ба ҳолати 31.12.2023 сол маблағи 333 125 210,0 сомони ро ташкид дода, дар давоми соли ба маблағи 43 724 334 сомони хориҷ шудааст, ки бақия ба ҳолати 31.12.2024 сол ба маблағи 289 400 876,0 сомонӣ боқи мондааст. Бақияи арзиши умумии таҷҳизотҳои идоравӣ ба ҳолати 31.12.2023 сол ба маблағи 3 572 363,0 сомонӣ буда, дар давоми соли ҷорӣ ба маблағи 262 964 сомони хориҷ гардидааст, ки бақия ба ҳолати 31.12.2024 сол маблағи 3 309 399,0 сомони ро ташкил медиҳад.

Мебел ва лавозимон ба ҳолати 31.12.2023 сол маблағи 3 991 837,0 сомонӣ мебошад, ки дар давоми соли ҷорӣ ба маблағи 860 136 омони хориҷ шуда, бақия ба ҳолати 31.12.2024 сол ба маблағи 3 101 701,0 сомонӣ боқи мондааст. Арзиши умумии **соҳтмони нотамом** ба ҳолати 31.12.2023 сол маблағи 37 465 741,0 сомони ро ташкид дода, дар давоми соли ҷорӣ ба маблағи 1 135 997 сомонӣ ворид шудааст, ки бақия ба ҳолати 31.12.2024 сол ба маблағи 38 601 738,0 сомонӣ мебошад.

Ҷамағи ба ҳолати 31.12.2023 сол маблағи 511 771 418 сомони ро ташкид дода, дар давоми соли ҷорӣ ба маблағи 43 780 810 сомонӣ хориҷ шудааст, ки бақия ба ҳолати 31.12.2024 сол ба маблағи 467 990 608 сомонӣ мебошад.

Эзоҳот: аз 1 то 23 қисми таркибии таҳлилу омӯзишҳои ҳисоботи молиявӣ ва замимаҳои он мебошад.

Ғайратов Далер Алисиноевич

(Директор)

Қосимов Нур Маҳмадович

(Сармуҳосиб)

17. Эзоҳот: Дигар «ДОРОИҲОИ ҒАЙРИМОДДӢ» ба ҳолати 31.12.2024 сол.

(бо сомонӣ)

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр	Маълумот ба ҳолати	
		31.12.2023с	31.12.2024с
Дороиҳои ғайримоддӣ.	120	304 698	304 698
<i>Аз ҷумла:</i>			
Франшиза, гудвил, патент, ҳуқуқи мулифӣ, хароҷотҳои ташкилӣ ва ғайра	121	304 698	304 698
Дигар дороиҳои ғайримоддӣ	128		
Корҳои нотамо	129		
Истехлоки замшудаи дороиҳои ғайримоддӣ	130	248 771	254 964
Арзиши тавозунии дороиҳои ғайримоддӣ	139	65 927	49 734
Дороиҳо биологӣ	140	4 743	4 743
<i>Аз ҷумла:</i>			
Чорвои маҳсулдеҳ	142	4 743	4 743
Сармоягузориҳои дарозмуддат	160	4 970 619	4 970 619
<i>Аз ҷумла:</i>			
Сармоягузорӣ ба корхонаҳои фаръӣ	163	666 096	666 096
Дигар сармоягузориҳои дарозмуддат	166	4 304 523	4 304 423

Таҳлилҳо нишон дод, ки дороиҳои ғайримоддӣ, аз ҷумла бақияи маблағи франшиза, гудвил, патент, ҳуқуқи мулифӣ ва хароҷотҳо барои корҳои ташкилӣ ба ҳолати 31.12.2023 сол ба қадри 304 698,0 сомонӣ мебошад, ки то ба ҳолати 31.12.2024 сол бе тағйир боқи мондааст.

Ба ҳолати 31.12.2024 сол истехлоки замшудаи дороиҳои ғайримоддӣ маблағи 254 964,0 сомонӣ, арзиши тавозунии дороиҳои ғайримоддӣ 49 731,0 сомонӣ ва дороиҳо биологӣ (чорвои маҳсулдеҳ) 4 743,0 сомонино ташкил дода, нисбати ҳамин давраи соли 2023 мутаносибан истехлоки замшудаи дороиҳои ғайримоддӣ ба маблағи 6 193,0 сомонӣ зиёд, арзиши тавозунии дороиҳои ғайримоддӣ ба маблағи 16 193,0 сомонӣ кам гардида ва дороиҳо биологӣ бе тағйир боқи мондааст.

Сармоягузориҳои дарозмуддат ба ҳолати 31.12.2023 сол маблағи 4 970 619,0 сомонӣ, аз ҷумла сармоягузорӣ ба корхонаҳои фаръӣ 666 096,0 сомонӣ ва дигар сармоягузориҳои дарозмуддат 4 304 423,0 сомонино ташкил медиҳад, ки ба ҳолати 31.12.2024 сол бе тағйир боқи мондаанд.

Эзоҳот: аз 1 то 23 қисми таркибии таҳлилу омӯзишҳои ҳисоботи молиявӣ ва замшудаҳои он мебошад.

Ғайратов Далер Алисиноевич
(Директор)

Қосимов Нур Маҳмадович
(Сармуҳосиб)

18. ЭЗОХОТ: «ҚАРЗҲОИ КРЕДИТОРӢ, ӮАДОРӢ ВА САРМОЯ»
ба ҳолати 31.12.2024 сол.

(бо сомони)

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр	Маълумот ба ҳолати	
		31.12.2023с.	31.12.2024с.
Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат			
Қарзҳои кредитрии тичоратӣ, <i>Аз ҷумла:</i>	200	498 456 618	290 983 893
<i>Ҳисобҳо барои пешпардохти мол ва хизматрасонӣ</i>	201	382 757 078	236 856 694
<i>Дигар ҳисобҳо барои пардохт</i>	203	115 699 540	54 126 946
Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ. <i>Аз ҷумла:</i>	210		
<i>Қарзҳои бонкӣ, вомҳо</i>	211		
<i>Дигар қарзҳо</i>	212		
Қисми чорӣ қарҳои (ӯҳдадор) дарозмуддат	213		
Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати ҳисобкардашуда	220	6 041 832	5 758 647
<i>Аз ҷумла:</i>			
<i>Музди меҳнат барои пардохт</i>	222	5 928 680	5 622 407
<i>Ҳиссаҷудокунӣ ба фонди нафақавӣ</i>	223	40 666	131 219
<i>Ҳаққусаҳм ва фоизҳо барои пардохт</i>	224		
<i>Фоизҳо барои пардохт</i>	225		
<i>Дигар хароҷотҳои ҳисобкардашуда</i>	226	72 486	5 021
Андозҳо барои пардохт. <i>Аз ҷумла:</i>	230	42 864 683	5 854 284
<i>Андоз аз ғоида</i>	231	276 303	2 508
<i>Андоз аз даромади шахсони воқеӣ</i>	232	1 224 563	1 285 493
<i>ААИ</i>	233	37 228 850	-
<i>ФСЗН</i>	234	1 853 050	1 643 069
<i>Дигар андозҳо барои пардохт</i>	235	2 281 917	2 923 214
<i>Аксизҳо</i>			
Чамъи ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддат	249	547 363 133	302 596 824
Ӯҳдадориҳои дарозмуддат			
Ӯҳдадориҳои дарозмуддат	260	148 711 608	148 711 608
<i>Аз ҷумла:</i>			
<i>Вомбаргҳо ва сикаҳо барои пардохт</i>	261		
<i>Қарзҳои бонкӣ ва дигар қарзҳои дарозмуддат</i>	262		
<i>Дигар ўҳдадориҳои дарозмуддат ва қарҳо</i>	263	148 711 608	148 711 608
<i>Ӯадориҳо аз рӯи иҷраси молиявӣ</i>	264		
Чамъи ўҳдадориҳои дарозмуддат	289	148 711 608	148 711 608
Ҳамагӣ, ўҳдадориҳо (кӯтоҳ ва дарозмуддат)	299	696 074 471	451 308 432
САРМОЯИ ХУДДӢ			
Сармоияи эълоншуда (Оинномавӣ) <i>Аз ҷумла:</i>	300	178 555 020	178 555 020
<i>Саҳмияҳои оддӣ</i>	301	178 555 020	178 555 020
<i>Саҳмияҳои имтиёзнок</i>	302		
<i>Сармоияи барилова пардохтшуда</i>	303		
<i>Саҳмияҳои худди бозхаридашуда</i>	304		

Чамъияти дорон масъулияти маҳдуди «Интер Аудит Правда»

Сармояи иловагӣ.	<i>Аз ҷумла:</i>	310	137 332 141	140 309 462
<i>Ба тартибдорори азтавархгузори воситаҳои асосӣ ва дигар дороиҳо</i>		304	<i>137 332 141</i>	<i>140 309 462</i>
Фоидани софи тақсимнашуда		320	3 169 543	2 360 680
Сармояи захиравӣ.	<i>Аз ҷумла:</i>	330	33 557 766	33 226 009
<i>Захираи тибқи қонун ташаккулефта</i>		304	<i>58 610</i>	<i>58 610</i>
<i>Захира (фонд) барои ҳавасмандкунонӣ</i>		333	<i>33 499 156</i>	<i>33 167 399</i>
Чамъи сармояи худӣ	(300+330)	339	352 502 715	354 451 371
Ҳамагӣ ӯҳдадорӣ ва сармоя	(299+339)	399	1 048 577 457	805 759 803

Қарзҳои кредитрии кӯтоҳмуддат, аз ҷумла ба ҳолати 31.12.2024 сол ҳисобҳои барои пардохти мол ва хизматрасонӣ ба маблағи 236 856 694,0 сомонӣ ва дигар ҳисобҳо барои пардохт ба маблағи 54 126 946,0 сомонӣ мебошад, ки иро ташкил медиҳад, ки ки нисбати ҳамин давраи соли 2023 мутаносибан ба маблағи 145 900 384,0 (382 757 078,0) сомонӣ ва 61 572 594,0 (115 699 540,0) коҳиш ёфтааст.

Ҷаҳдҳои кӯтоҳмуддати ҳисобкардашуда, аз ҷумла ба ҳолати 31.12.2024 сол музди меҳнат барои пардохт маблағи 5 622 407,0 сомонӣ, ҳиссачудокунӣ ба суғуртаи иҷтимоӣ 131 219,0 сомонӣ ва дигар ҳисобҳо барои пардохт 5 021,0 сомони ро ташкил намуда, дар муқоиса нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 мутаносибан музди меҳнат барои пардохт маблағи 306 273,0 (5 928 680,0) сомонӣ коҳиш, ҳиссачудокунӣ ба суғуртаи иҷтимоӣ 90 553,0 (40 666,0) сомонӣ афзоиш ва дигар ҳисобҳо барои пардохт 67 465,0 (72 486,0) сомонӣ коҳиш ёфтааст.

Андозҳо барои пардохт, аз ҷумла ба ҳолати 31.12.2024 сол қарздорӣ аз ҳисоби андоз аз ғоида ба маблағи 2 508,0 сомонӣ, андоз аз даромади шахсони воқеӣ ба маблағи 1 285 493,0 сомонӣ, ФСЗН ба маблағи 1 543 069,0 сомонӣ ва дигар андозҳо барои пардохт ба маблағи 2 923 214,0 сомонӣ мебошад, ки нисбати ҳамин давраи соли 2023 андоз аз ғоида ба маблағи 273 795,0 (276 303,0) сомонӣ, ФСЗН ба маблағи 309 981,0 (1 853 050,0) сомонӣ, дигар андозҳо барои пардохт ба маблағи 641 297,0 (2 281 917,0) сомонӣ кам ва андоз аз даромади шахсони воқеӣ ба маблағи 60 940,0 (1 224 553,0) сомонӣ зиёд гардидаанд.

Ҷаҳдҳои дарозмуддат, аз ҷумла ба ҳолати 31.12.2023 сол бақияи қарздориҳои дарозмуддат аз ҳисоби дигар қарздориҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ (қоғазҳои қомматнок) маблағи 148 711 608,0 сомони ро ташкил медиҳад, ки то ба ҳолати 31.12.2024 сол ҳамчун қарзи дарозмуддат бе тағйир боқӣ мондааст.

Сармояи эълоншуда (сармояи оинномавӣ) ба аввал ва охири соли 2024 бе тағйир ба маблағи 178 555 020,0 сомонӣ боқӣ мондааст.

Сармояи изофавӣ, аз ҷумла тағйирёбии арзиши воситаҳои асосӣ ва

дигар дорoiҳо ҳангоми азнаваргузори ба ҳолати 31.12.2024 сол маблағи 140 309 462,0 сомони ро ташкил дода, нисбат ба ҳолати 31.12.2023 сол ба маблағи 2 977 321,0 (137 332 141,0) афзоиш фтааст.

Фоидаи тақсимнашуда ба ҳолати 31.12.2024 сол ба маблағи 2 360 880,0 сомони мебошад, ки нисбати ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 808 663,0 (3 169 543,0) ҳазор сомони зиёд гардидааст.

Сармояи захиравӣ, аз ҷумла захираҳои тибқи қонун бавучодода ба ҳолати 31.12.2023 сол ба маблағи 58 610,0 сомони мебошад, ки иро ташкил дода, то ба ҳолати 31.12.2024 сол ҳамчун захираҳои дар доира қонун ба вучудода бе тағйир, боқи мондаст.

Гардиши маблағҳо то 31.12. соли 2024:

19. Арзиши одилона.

Як қатор дорoiҳо ва ўҳдадорҳои ба ҳисоботи молиявӣ дохилшуда, баҳодиҳӣ ва ё ифшои арзиши одилонро талаб мекунад. Ҳангоми баҳодиҳии арзиши одилонаи дорoiҳо ва ўҳдадорҳои молиявӣ ва ғайримолиявии чамъият, ба кадри имкон маълумоти мушоҳидашавандаи бозор истифода мешавад. Маълумоте, ки ҳангоми муайян кардани ченкунии арзиши одилона истифода мешаванд, вобаста ба дараҷаи мушоҳидашаванда будани захираҳои дар техникаи арзёбӣ истифодашуда ба **сатҳҳои** гуногун тасниф карда мешаванд («иерархияи арзиши одилона»):

- **Сатҳи 1.** Нархҳо дар бозорҳои фаъоли молҳои якхела (бе тасҳеҳ);
- **Сатҳи 2.** Воридоти мустақим ё ғайримустақими мушоҳидашаванда, ғайр аз воридоти Сатҳи 1;
- **Сатҳи 3.** Садоҳои мушоҳидашаванда (яъне аз маълумоти бозор гирифта нашудаанд).

Таснифи гурӯҳҳо ва сатҳҳои (1, 2, 3) дар боло зикргардида ба сатҳи пастарини захираҳои истифодашуда асос меёбад, ки ба баҳодиҳии арзиши одилонаи дорoiҳо таъсири назаррас дорад. Тақсими объектҳо байни сатҳҳо дар давраи рӯй додани амалиёти ба он вобаста эътироф карда мешаванд.

Воқеан, Чамъият як қатор ашёҳои (воситаҳои молиявӣ ва дорoiҳо) зерин ҳангоми баҳисобгирии муҳосибӣ қарор додан маълумотҳоро бо арзиши одилона чен карда метавонад, аз ҷумла:

- Воситаҳои молиявӣ (нигар ба тавзеҳоти замиماشуда);
- Дорoiҳои барои фурӯш таснифшуда (нигар ба тавзеҳоти замимагардида).

Маълумотҳои бештар оиди баҳодиҳии арзиши одилона дар эзоҳҳои Ҳисоботи молиявӣ (тавозун ва замимаҳои он) дарҷ гардиданд, ки дар ҳисоби аудити мустақим оварда шудааст.

20. Воситаҳои молиявӣ – идоракунии хавфҳо.

Ҷамъият дар раванди идоракунии фаъолияти молиявӣю хоҷагидорӣ, ба **хавфҳои** зерин дучор гардидаи аз эҳтимол дур нест, аз ҷумла:

- хавфи қарзӣ;
- хавфи меъёри фоизӣ;
- хавфи асъорӣ
- хавфи арзиши бозорӣ (муайнкунӣ ё пастгардии нарх);
- хавфи пардохтпазирӣ.

Хавфи меъёрҳои фоизӣ ин хавфе аст, ки арзиши одилона ё аккредитатсияи ояндаи воситаҳои молиявӣ бо сабаби тағйирёбии хавфи фоизи тағйир меёбад. Ё ин, ки тағйиротҳо вобаста ба омилҳое, ки ба воситаҳои махсуси молиявӣ ё баровардани он ё омилҳое, ки ба ҳамаи воситаҳои молиявии монанд таъсир мерасонад. Танзими меъёрҳои фоизҳои молиявӣ ва мавриди назорат қарор додани онҳо, ин пешгири намудан оид дор шудани хавф аст.

Хавфи арзиши бозорӣ - ин арзиши одилона ва ё ҷараёни пулӣ нақдии воситаҳои молиявӣ бо назардошти тағйирёбии меъёрҳои фоизии бозорӣ тағйир меёбанд. Мавриди омӯзиш қарор надодани нархи ҳаррӯзаи бозор ва яку яқбора ногаҳон паст фаромадани нарх дар бозор, боиси дучор гардидан ба хавфи молиявӣ мегардад.

Хавфи асъорӣ ин яке аз хавфҳои муҳим дар фаъолияти бонҳо, корхонаҳо ва ширкатҳои азим мебошад. Аз ин лиҳоз, тағйирёбии вазъи иқтисодӣ дар ташкилотҳои номбурда, ин аз назорат берун мондани тағйирёбии қурби ҳаррӯзаи асъор, ҳаррӯза дастрас накардани маълумотҳои қарби асъор аз Бонки Миллии Тоҷикистон ва дар ҳисобҳо ба назар нагирифтани он мебошад. Бинобар ин, кули бонҳо (хизматрасон), корхонаҳо ва ширкатҳои азими мувафак ҳангоми ҳисоб намудани амалиётҳои суратгирифта (муомилот, қору хизматрасонӣ) ва таҳияи ҳисоботҳои ҳаррӯза, моҳона, чорякӣ ва солона, аз маълумотҳои муайян намудани қарби асъори Бонки Миллии Тоҷикистон истифода мебаранд. Ба ақидаи мо аудиторон, риояи талаботи Стандартҳо дар хусуи танзими ҳолати мазкур, ин боиси дучор нагардидан ба хавфи асъорӣ мебошад.

Хавфи қарзӣ – паҳлуҳои ниҳоят муҳим дорад. Зимни дархости қарз (бонкӣ ё аз шахсони ҳукукию воқеӣ) ҳолатҳои ба назар нагирифтани паҳлуҳои пардохтпазирӣ, арзёби накардани ҳамагуна дороиҳо, ғоиданокии қарзи дар оянда истифодашаванда, фоизи қарз, қурби асъор, дар сари вақт бозпас нагардидани он ва дигар ҳолатҳо (тағйирёбии нарх, қурби асъор, барҳамхурии корхона, сохтор, ҳангоми таҳияи шартномаи қарзӣ бе аҳмияти

ба фоизи қарз, ҳодисаҳои табиӣ ва дигар ҳолатҳо) боиси дучор шудан ба хавфи қарзӣ (эҳтимол ба бухрони иқтисодӣ) бурда мерасонад.

Корхонаҳо ё ширкатҳо хатарҳои марбут ба истифодаи воситаҳои молиявиро мустақиман пешбинӣ ва танзим карда метавонанд. Иҷро ин амал ба маҳорат, дониш, касбият ва таъмини талаботи Стандартҳои байналмиллалӣ, қонун, қарор, кодекс ва дигар санадҳои меъёрию ҳукукии амалкунанда, мансубият дорад.

Барномаи идоракунии хавф ба пешгӯии ҳолатҳои ногувори бозори молиявӣ равона карда шудааст ва ба кам кардани оқибатҳои манфии таъсири ин омилҳо ба натиҷаҳои молиявӣ нигаронида шудааст.

Идоракунии хатар тавассути роҳбари Чамъият идора карда мешавад. Роҳбарият идоракунии ин хавфҳоро бо омода намудан ва тасдиқ намудани принципҳои идоракунии хавфи умумӣ, инчунин стратегияҳо бо соҳаҳои мушаххас, ба монанди хавфи фоизӣ ва мутаносибии пардохтпазирии барзиёд ба роҳ мемонад. Ҳамаи амалиётҳои марбут ба ҳазинадорӣ (рияи тартибдиҳии ҳуҷҷатҳои ҳазинавӣ, мавҷудияти имзои масъулин ва дигар талаботҳо) дар доираи ин сиёсатгузорӣ сурат мегирад. Тавзеҳотҳо оид ба идоракунии ва риояи хавҳо (мансуб ба ҳар як намуди хавф) дар тавзеҳҳои ҳисоботи молиявии удитӣ (тариқи таҳлилӣ) дарҷ гардидаанд.

а) Воситаҳои молиявии асосӣ.

Воситаҳои молиявии асосие, ки онҳоро Чамъият мавриди истифода қарор медиҳад ва ба хавфҳои молиявӣ дучор мегарданд, аз инҳо иборат мебошанд:

- Пешпардохт ба таъминкунандагон ва ҳисобҳо барои қабул;
- Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо;
- Ҳисобҳо барои пардохт;
- Қарзҳо.

б) Воситаҳои молиявие, ки бо арзиши одилона чен карда нашуданд.

Воситаҳои молиявие, ки бо арзиши одилона чен карда мешаванд, ин воситаҳои пулӣ ва муодили (воситаҳои пулии ҳамарзиши он) онҳо, пешпардохтҳо, қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ мебошанд. Бо сабабҳои хусисияти кӯтоҳмуддат доштан, арзиши муҳосибии воситаҳои пулӣ ва муодилӣ (воситаҳои пулии ҳамарзиши он) онҳо, пешпардохтҳо, қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ бо арзиши одилонаи онҳо тақрибан баробар мебошанд.

а) Воситаҳои молиявие, ки бо арзиши одилона чен карда шудаанд.

СБҲМ-13- арзиши одилонро ҳамчун маблағе муайян мекунад, ки ҳангоми фурӯши дороиҳо ба даст оварда мешавад ё ҳангоми интиқоли ўҳдадорӣ дар амалиёти ботартиб дар бозори ибтидоӣ (ё бештар фоиданок) дар санаи андозагирӣ дар шароити кунунии бозор пардохта

мешавад. Азбаски барои аксари воситаҳои молиявии Чамъият бозорҳо вучуд надорад, бояд ҳангоми муайян кардани арзиши одилона дар шароити кунунии иқтисодӣ ва хавҳои мушаххасе, ки ин воситаҳоро тавсиф мекунад, қарор қабул кард. То санаи 31.12.2024 сол Чамъият барои баҳодихии арзиши одилонаи воситаҳои молиявие, ки барои онҳо муайян кардани арзиши одилона оқилона буд, усулҳо ва фарзияҳои зеринро истифода бурд:

- **воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо** – арзиши ҷорӣ пулҳои нақдӣ ва муодили (воситаҳои пулии ҳамарзиши он) пули нақд бо арзиши одилона мувофиқат мекунад;

- **пешпардохтҳо ва қарзҳои дебиторӣ** – арзиши ҷорӣ бо арзиши одилонаи ин ба воситаҳои молиявӣ, наздик мебошад, зеро захира барои беқурбшаваӣ баҳодихии воқеӣ тахфифи зарурӣ барои инъикоси хавфи қарзӣ мебошад.

- **қарзи кредиторӣ** – арзиши одилона ба арзиши одилонаи ин воситаҳои (қарзи кредиторӣ) молиявӣ, бо сабаби хусусиятҳои кӯтоҳмуддат доштани ин воситаҳо наздиктар аст. Арзиши одилона асосан бо истифода аз нархҳои бозорӣ ё моделҳои стандартӣ нархгузорӣ бо истифода аз маълумоти мушоҳидашавандаи бозор агар мавҷуд бошад, муайян карда мешавад ва барои инъикоси воридот ва баромадҳои умумии ояндаи воситаҳо пулӣ пешниҳод карда мешавад. Чамъият арзиши одилонаи воситаҳои молиявии худро зинанизми (зина ба зина) се сатҳа дар асоси дараҷаи манбаъ ва мушоҳидашавандаи воситаҳое, ки барои муайян кардани арзиши одилонаи дороиҳо ё ӯҳдадорихои молиявӣ истифода мешаванд, бо таври зерин тасниф мекунад, аз ҷумла:

- **Сатҳи 1.** Маводҳо дар бозори ғайбӣ барои дороиҳо ё ӯҳдадорихои яхела, ки Чамъият метавонад дар санаи баҳогузориён чен кунад ва ин нархҳои гузошташуда (тасхехнашуда) мебошанд.

- **Сатҳи 2.** Маълумоте, ки ба зинаи 1 дохил карда шудаанд, ки бевосита ё бавосита барои дороиҳо ё ӯҳдадорихои мушоҳидашаванда мебошанд;

- **Сатҳи 3.** Маълумоти мушоҳидашаванда ба дороиҳо ё ӯҳдадорихое, ки Чамъиятро ба тахминҳои бозорӣ таваҷҷуҳ намудан, водор мекунад.

Таснифоти сатҳи 1, пеш аз ҳамаи дороиҳои молиявӣ ва ӯҳдадорихои молиявиро дар бар мегирад, дар ҳоле, ки таснифоти сатҳи 2 бошад танҳо дороиҳои молиявӣ ва ӯҳдадорихои молиявиро ифода мекунад, ки арзиши одилонаи онҳо асосан аз рӯи нархҳои бозорӣ ва нархҳои ба осонӣ мушоҳидашаванда, муайян карда мешавад. Таснифоти сатҳи 3, асосан дороиҳои молиявӣ ва ӯҳдадорихои молиявиро дар назар дорад, ки арзиши одилонаи онҳо ба таври афзалиятнок дар асоси моделҳои муайян карда мешавад, ки баҳодихии бозориро барои ҷойгиршавӣ, сифат ва

фарқиятҳои кредитӣ истифода мебаранд. Дар шароите, ки Чамъият арзиши одилоноро бо истифода аз маълумоти мушоҳидашавандаи бозор нишон дода наметавонад (арзиши одилонаи сатҳи 3), эҳтимол дорад, ки модели дигари баҳодиҳӣ метавонад, яъне баҳодиҳӣ аз ҷиҳати моддӣ фарқкунанда, арзиши одилоноро таъмин намояд.

Сиёсати пешгирифтаи Чамъият ин аст, ки савдо ва муомилоти воситаҳои молиявии марбут ба тиҷорат, тибқи созишномаҳои асосии нетингӣ ё аз ҷониби мизочи умумӣ дар ҳолатҳои пардохт накардан ё муфлисшавии мизоч, амалӣ карда мешавад.

Воситаҳои пулӣ.

Тибқи маълумотҳои тавозуни муҳосибӣ бақия воситаҳои пулӣ дар хазина ва суратҳисобҳо ба санаҳои 31.12.2023 сол ва 31.12.2024 сол маблағҳои зеринро ташкил медиҳад.

Воситаҳои пулӣ дар хазина (нақдӣ)	35 418,0	41 768,0
Воситаҳои пулӣ дар суратҳисоб (ғайринақдӣ)	8 897 970,0	2 460 786,0
Ҳамагӣ	8 933 388,0	2 502 554,0

Ҳангоми шуруъ ба ҳамкорӣ ва муомилот, Роҳбарияти Чамъият ретенг, қобилияти пардохтпазирӣ ва масъулиятнокиро ҳадафи фаъолияти худ пеша намуда, аз лиҳоз то санаи ҳисоботӣ аз иҷрои ӯҳдадории мизочон ба ягон талафот молиро пулӣ дучор нагардидааст.

Хавфи бозорӣ.

Хавфи бозорӣ аз истифодаи воситаҳои молиявии ғоизӣ, савдо ва асъорӣ аз ҷониби ҳуди Чамъият ба вучуд меояд. Ин хавфест, ки арзиши одилона ё гардиши пулии ояндаи воситаҳои молиявӣ бо сабаби тағйирёбии меъёрҳои ғоизӣ (хавфи ғоизӣ), қурби асъор (хавфи асъор) ё дигар омилҳои бозорӣ (дигар хавфи нархҳо) боиси тағйирёбӣ мегардад.

Хавфи пардохтпазирӣ.

Дуруст арзёби намудани дороиҳои гардон ва ғайригардон, саривақт бозпас нашудани ҳақдорихо (қарзҳои дебиторӣ), риояи пардохти қарзҳои бонкӣ ва дигар қарздорихо, мавриди омӯзиш қарор нагирифтани нархҳои бозорӣ, дақиқ муайян насозии нархи одилонаи фуруш, коҳиш додани ғоизҳо, беқурбшавии асъор, танзими гардиши воситаҳои пулӣ, дар ҷароғи муомилот зери назорат қарор додани воситаҳои пулӣ, ҳаргуна омилҳои дигари бозорӣ, интиҳоби эътимодноки мизочони молрасон, таъминкунанда ва иҷрокунанда ва ғайра ҳолатҳо, эҳтимолияти ба пардохтпазирӣ фаъолияти Чамъият таъсир мусбӣ ё манфӣ расониданаш, хавф дорад.

Хавфи барҳамхурӣ

Хавфи мазкур бо қобилияти Чамъият барои дарёфт намудани воситаҳо ё гирифтани маблағ кофӣ ё воситаҳои пулӣ барои қонеъ гардонидани ӯҳдадорихои молиявӣ, ки то расидани мӯҳлати пардохти

Чамбияти дорон масъулияти махдуди «Интер Аудит Правда»

онҳо заруранд, алоқамандӣ дорад. Ин хавф имконият фароҳам меорад, ки бо роҳи ҷалби сармоя (маблағҳои пулӣ) аз донорҳо ва дастрасӣ ба маблағҳои комилан мувофиқ барои дар саривақт ва мӯҳлатҳои муқарарӣ баргардонидани тавонистани ӯҳдадориҳои молиявӣ мусоидат кунад. (эҳтимоли хатари хавф дар нишондоди ҷадвали мазкур)

(бо сомони)

Нишондиҳандаҳо	Камтар аз 1 моҳ	Аз 1 то 6 моҳ	Аз 6 моҳ то 1 сол	Аз 1 то 5 сол	Зиёда аз 5 сол	Ҷамағӣ
ДОРОИҲО						
Воситаҳои пулӣ (010+020)	2 147 117	355 437				2 502 554
Сармоягузориҳо (030)				16500		16 500
Қарзҳои дебитории тижоратӣ (040)	15 470 960	35 411 350	9 335 170	31 280 778	20 190 302	111 688 560
Дигар қарзҳои дебиторӣ (050)	37 580 433	81 677 230	79 862 210	68 344 152	45 725 964	313 189 989
Қарзҳои дебитории шахмдорон (060)	22 320 452	46 177 030	25 460 352	18 004 986	7 455 366	173 875 289
Захираҳои моддӣ (070)	3 756 609	3 580 955	1 233 154	-	-	8 570 718
Захираи маводҳои ёрирасон (080)	381 884	288 356				670 240
Асбоб анҷурҳои камар-зиши тезфарудаш. (085)	1 087 332	756 130	248 384			2 091 846
Дороиҳои ғайригардон (119)	1 736 150	1 033 224	855	98 488 760	86 870 022	188 129 011
Дороиҳои ғайримоддӣ (120)	237 150	67 548				304 698
Истехлоки замшудаи дорон ғайригардон (130)	9 547	7 412	8 355	111 432	118 218	254 964
Дороиҳои биологӣ (ҷорҳои маҳсулдеҳ) (142)				4743		4743
Сармоягузориҳои дарозмуддат (160)	-	-	-	4 970 619		4 970 619
Чамъи дороиҳо (199)						805 759 803
ЎҲДАДОРИҲО						
Ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддат, ҳисобҳои барои пардохт (201)			25 170 633	101 512 320	110 173 994	236 856 947
Дигар ҳисобҳои барои пардохт (203)				32 170 421	21 956 525	54 126 946
Музди меҳнат барои пардохт (222)			1 089 223	4 533 184		5 622 407
Ҳиссачудоконӣ ба суғуртаи иҷтимоӣ (223)				131 219		131 219
Дигар ҳисобкуниҳо (226)				5 021		5 021
Қарзи андоз аз Ҷоиди (231)				2 508		2 508
Андоз аз даромади шахсони воқеӣ				1 285 493		1 285 493
ҶСЗН (234)				1 643 069		1 643 069
Дигар андозҳои барои пардохт (235)			639 515	2 281 917		2 921 432
Дигар ўҳдадориҳои дарозмуддат				148 711 608		148 711 608
Чамъи ўҳдадориҳо (299)						451 308 432
Сармояи Оинномавӣ (300)					178 555 020	178 555 020
Сармояи изофавӣ, тағйирёбии воситаҳои асосӣ ва дигар дороиҳои баъди азнавнарҳгузорӣ (313)			3 089 075	137 220 387		140 309 462
Ҷоиди тақсимаишуда (320)			2 360 880			2 360 880
Сармояи захиравӣ, аз ҷумла: (330)				33 226 009		33 226 009
Тамаққули захиравӣ тибқи қонун				58 610		58 610
Ҷонди ҳавасмандкунонӣ (333)				33 167 399		33 167 399
Ҷарқияти пардохтпа-зирии соф						354 451 371
Ҷарқияти кумуляти-вии пардохтпазири	X	X	X	X	X	1,8 баробар

21. Шартҳои ӯҳдадорӣ - Қонунгузорию андоз.

Мувофиқи қонунгузорию андози Тоҷикистон тафсириро ва тағйироти гуногун имконпазир аст, ки аксаран ба миён меоянд. Аз ҷониби роҳбарият тафсири чунин қонунгузорӣ, ки нисбат ба муомилот ва фаъолияти Чамъият татбиқ мешавад, метавонад аз ҷониби мақомоти дахлдори андоз мавриди баҳс қарор гирад. Мақомоти андоз метавонанд дар тафсири қонунгузорӣ ва баҳодиҳии худ мавқеи устувортареро ишғол намоянд ва эҳтимол дорад, ки муомилот ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, ки дар гузашта мавриди муҳокима қарор нагирифтаанд, мавриди эътироз қарор гирифта мумкин аст. Дар натиҷа, андозҳо, ҷаримаҳо ва ғоизҳои иловагии назаррас метавонанд ҳисоб карда шаванд. Давраҳои молиявӣ барои санҷиши андоз аз ҷониби мақомоти андоз дар давоми панҷ соли тақвимӣ пеш аз баррасишаванда кушода мемонанд. Баррасиҳо метавонанд дар шароити муайян давраҳои дарозтарро дар бар гиранд.

22. Рӯйдодҳои баъди марҳилаи ҳисоботӣ

Мавриди зикр аст, ки дар марҳилаи ҳисоботӣ, ҳолати рӯйдодҳои баъди санаи ҳисоботӣ, ҷаримаҳо дар фаъолияти ҚСҚ «Тоҷиктелеком» мушоҳида нагардид.

23. Танзими фаъолияти молиявӣ ва риояи талаботҳо:

Тавре маълум гардид, ки дар ҚСҚ «Тоҷиктелеком» баҳисобгирии муҳосибӣ аз рӯи системаи «Журнал-Ордер»-ӣ ба роҳ монда шуда, ҳилофи талаботҳои СБҲМ, СБА, Қонунҳои ҷумҳурӣ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ», «Низомнома оид ба баҳисобгирии муҳосибӣ», Кодекси андоз, меҳнат ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, мебошад. Ҳатто аз рӯзи таъсиси Чамъият то ҳол «Сиёсати баҳисобгирӣ»-и муҳосибӣ таҳия ва тасдиқ карда нашудааст.

Бо чунин тарз бароҳмонии пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ омили саривақт ҷамъбасти нагардидани натиҷаи фаъолият, дартрасӣ ба маълумотҳои даврагӣ зарурӣ, пешниҳоди ҳисоботҳои муҳосибӣ ва маълумотҳои лозима ба мақомотҳои дахлдор, мегардад, яъне монеагӣ эҷод мекунад.

Масъулини шӯъбаи муҳосибот вазифадран ҳангоми танзими хароҷотҳои марбут ба муайян намудани арзиши аслии маҳсулотҳо ва қору хизматрасониҳо талаботҳои «Низомномаи калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2023 таҳти №505 (бо назардошти тағйиротҳо ва бо мувофиқаи Агентии зиддинҳисории ҚТ) бо таври зарурӣ риоя намоянд.

Ба ақидаи мо, ҷиҳати пешгирии эҳтимолияти хатари молиявӣ, дучор нагардидан ба ҳаргуна рӯйдодҳо ва таъмини бемайлони фаъолияти

ояндаи Чамбият, пешниҳодҳои зеринро ҷиҳати баррасӣ пешниҳод менамоем:

- «Сиёсати баҳисобгирӣ»-и муҳосиби барои солҳои 2023-2024 бо назардошти тағйиротҳо таҳия ва тасдиқ карда шавад ва ҳамзамон ҷаъолияти минбаъда дар шуъбаи муҳосиб аз рӯи он амалӣ гардад;

- бо мақсади таъмини талаботҳои дар боло овардашуда, ҳангоми таҳия намудани басти воҳидҳои корӣ, аз ҳисоби ихтисори воҳидҳои каммаҳсул ҷой додани як воҳиди кории **аудити дохилӣ** дар назар дошта шавад;

- талаботҳои «Низомномаи калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.10.2023 сол №505 (тағйиротҳо ва мувофиқаи Агентии зиддинҳисории ҚТ) риоя карда шавад;

- мониторинги қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ (банкӣ) гузаронида шавад ва давраи пайдоиш ва асоснокии онҳоро муайян сохта, санадҳои муқоисавӣ тартиб дода шавад ва ҳангоми аниқ намудани маблағҳои дахлдор, маълумотҳои аниқшударо дар ҳисоботҳо ворид намуда, ҷиҳати ҳисобӣ ва ё бартараф намудани онҳо ҷорачӯӣ намоянд;

- ҷиҳати бартараф намудани камбудҳои ҷойдошта, гирифтани пеши роҳи беҳочагидорӣ, нигоҳдории амволҳо, пешниҳоди ҳисобот ва маълумотҳои таҳрифшуда, саривақт ҳисобӣ ва пардохт нагардидани андозҳо ва музди меҳнат, пайдоиши қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ беэътимод ва ғайра ҳолатҳои дигар, ҷаъолияти **мутассаддиёни масъул** ва назорати дохилӣ пурзур карда шавад.

Директори ЧДММ «Интер Аудит
Правда»

Гадоев И.Қ.

Бо маълумотҳои ҳисоботи аудити молиявӣ шинос шудем ва маълумотҳои мазкур бо нишондодҳои ҳисоботи муҳосибӣ ва андозӣ Чамбият, мувофиқат мекунамд.

Эзоҳот: аз 1 то 23 қисми таркибии таҳлилу омӯзишҳои ҳисоботи молиявӣ ва замимаҳои он мебошад.

Ғафратов Далер Алисиноевич
(Директор)

Қосимов Нур Маҳмадович
(Сармуҳосиб)

САНАД

Оиди супоридан ва қабули хизматрасонии аудитӣ.

19.06.2025 с.

ш. Душанбе.

Мо имзокунандагони зерин, аз як тараф ҶДММ «Интер Аудит Правда» дар шахсияти директор Гадоев И.К. ки дар асоси Оиннома амал мекунад, минбаъд ҳамчун «Иҷрокунанда» ном бурда мешавад ва аз тарафи дигар ҶСК «Тоҷиктелеком» дар шахсияти Ген Директор Ғайратов Д.А. ки дар асоси Оиннома амал мекунад, минбаъд ҳамчун «Мизоҷ» ном бурда мешавад, санад оиди супоридан ва қабули хизматрасонии Аудитӣ тартиб додем:

Дар асоси шартномаи №16 аз 10.06 соли 2025 аз тарафи «Иҷрокунанда» ба «Мизоҷ» хизматрасонии Аудитӣ оиди фаъолияти молиявӣ – иқтисодӣ барои соли 2024 хизмат расонида ва ҳисобот пешниҳод карда шуд.

Оиди сифати хизматрасонӣ, «Мизоҷ» даъво надорад.

Мизоҷ

Директори генералӣ ҶСК «Тоҷиктелеком»  Ғайратов Д.А.

Иҷрокунанда

Директори ҶДММ «Интер Аудит Правда»  Гадоев И.К.





Аз 10.06.2025

Ба директори
ЧСК «Тоҷиктелеком»

Мухтарам Ғайратов Д.А.

Мактуби мазкур фаҳмиши моҳият ва розигии моро бо шартҳои шартнома оиди гузаронидани аудити ҳисоботҳои молиявии ЧСК «Тоҷиктелеком» барои соли ҳисоботӣ ба ҳолати 31 декабри соли 2024-ро исбот месозад.

Мо ҷиҳати пешниҳоди ҳулосаи худ аудити ҳисоботи ҳолати молиявӣ (тавозуни муҳосиба) ба ҳолати 31 декабри соли 2024, ҳисобот дар бораи фоида ва зарар, ҳисобот дар бораи гардиши воситаҳои пулӣ ва ҳисобот дар бораи тағйирёбии сармояи худӣ ба ҳолати охири соли 2024-ро мегузаронем.

Аудити аз тарафи мо гузаронидашаванда бо стандартҳои умумии қабулгардидаи аудит асос ёфтааст ва нақшабандию гузаронидани таҳлили дақиқро талаб намояд, то ин ки исбот гардад, ки дар таҳияи ҳисоботҳои молиявӣ ба таҳрифкорӣ роҳ дода нашудааст.

Тартиби гузаронидани аудит санҷишҳоеро дар бар мегирад, ки эътимоднокии маълумот ва тасдиқи маблағҳои дар ҳисоботҳои молиявӣ оварда шударо исбот намояд.

Мо инчунин, принсипҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва баҳодихии назаррасеро, ки роҳбарияти ширкат пешниҳод кардааст арзёбӣ намуда, ҳисоботи молиявиро ба таври умум баҳогузорӣ менамоем.

Албатта мо ҳама чизеро пешниҳод хоҳем кард, ки дар чараёни таҳлил барои мо шубҳанок ё нодуруст менамояд.

Бояд қайд кард, ки тибқи қонунгузориҳои ҷорӣ таҳияи ҳисоботи молиявӣ ва замимаҳои дахлдор ба уҳдадорихои роҳбарият мансубият дорад.

Ин интиҳоб ва татбиқи сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ ва ташкили системаи назорати дохилиро дар бар мегирад, ки кафолати ноил шудан ба ҳадафҳо ва вазифаҳои ширкатро ҷиҳати самаранокии фаъолият, ҳифзи дороиҳо, эътимоднокии ҳисоботи молиявӣ ва риояи қонунҳо ва қоидаҳои муқарраршуда таъмин менамояд.

Ҳамчун аудитори мустақил, мо метавонем аз роҳбарият хоҳиш кунем, ки тасдиқи хаттии маълумоти пешниҳодшударо таъмин менамояд.

Илова бар ин, мо дар давоми сол дар ихтиёри шумо ҳастем, то ба шумо оид ба ҳама гуна масъалаҳои хидматҳои машваратӣ расонем.

Мо аз он мутташакирем, ки дар лаҳзаҳои зарурӣ хизматҳои худро ба шумо пешниҳод намоем.

Бо эҳтиром,
Директори ЧДММ «Интер Аудит Правда»




Гадоев И.Қ.



Аз 19.06.2025

Ба директори
ЦСК «Тоҷиктелеком»

Дар бораи ба и тмом расонидани
корҳо оиди таҳияи ҳулосаи
аудиторӣ барои ҳисоботҳои молиявии
ЦСК «Тоҷиктелеком» дар соли 2024

Муҳтарам Ғайратов Д.А.

Тавре, ки дар банди 2.1.6 Созишномаи пешниҳоди хизматрасонии аудиторӣ, ки аз ҷониби мо 19 Июни соли 2025 ба имзо расидааст, пешбинӣ гардидааст, мо аудити ҳисоботи молиявии ЦСК «Тоҷиктелеком»-ро дар давраи аз 1 январи соли 2024 то 31 декабри соли 2024 ба анҷон расонидем.

Аудит тавре ба нақша гирифта шуда буд ва гузаронида шуд, то боварӣ ҳосил шавад, ки ҳисоботи ҳисоботи молиявии таҳиянамудаи Ҷамъият ба талаботи стандартҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии тасдиқнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба ҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ мувофиқат намояд.

Мо расмиёти санҷиширо тавре роҳандозӣ намудем, ки барои боварии пурра ҳосил намудан кифоягӣ намояд.

Тибқи тартиби муқарарнамудаи қонунгузорию қарорҳои ҷорӣ барои таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ ҳуди роҳбарияти ҷамъият масъул аст, масъулияти мо ин, аз баён кардани андеша дар бораи ин ҳисоботи молиявӣ дар асоси таҳлилҳои гузаронида иборат аст.

Аудит аз ҷониби мо тибқи стандартҳои фаъолияти аудиторӣ, ки аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст ва ба талаботи Стандартҳои Байналмилалии Аудит (СБА) мувофиқат мекунад, гузаронида шуд.

Ин стандартҳо талабмекунад, ки мо аудитор тавре ба нақша гирифта анҷом диҳем, то ин ки эътимоди оқилона ба даст оварда шавад, ки ҳисоботи молиявӣ аз таҳрифҳои ҷиддӣ эмин мебошад.

Аудит санҷиши далелҳои тасдиқкунандаи маблағҳо ва ифшои маълумотҳои ҳисоботи молиявиро дар бар мегирад.

Аудит инчунин арзёбии принципҳои баҳисобгирӣ муҳосибӣ ва идоракунии молиявии роҳбарият, инчунин арзёбии пешниҳоди умумии ҳисоботи молиявиро дар бар мегирад.

Мо чунин мешуморем, ки аудити гузаронидаи мо оиди ҳисоботи молиявӣ барои баёни андешаи мо заминаи оқилона фароҳам овардааст.

Ба андешаи мо, ҳисоботи молиявии солони вазъи молиявии ЦСК «Тоҷиктелеком» ба ҳолати 31 декабри соли 2024 натиҷаҳои фаъолияти молиявии он ва гардиши воситаҳои пулӣ дар соли 2024 дар асоси қоидаҳои таҳияи ҳисоботи молиявӣ, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла Стандартҳои Байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБХМ) пешбинӣ гардидааст, ба таври одилона инъикос менамояд.

Ин ҳисобот, аз ҷумла фикру мулоҳиза, танҳо барои муассисони Ҷамъият ба таври умум тайёр карда шудааст. Ба андозаи ҳадди мутлақе, ки қонун иҷозат додааст, аудит бо мақсади пешниҳод намудани маълумоти зарурӣ, ки хулосаи аудиторӣ талабменамояд, гузаронида шудааст, на бо ягон мақсади дигар.

Мо барои истифодаи маълумот барои мақсадҳои дигар ё аз ҷониби дигар мақомот, ки метавонанд бо ин гузориш шинос шаванд, масъул нестем.

Мактуб танҳо барои маълумот ва истифода барои роҳбарияти ҷамъият аст, бинобар ин мо дар назди дигар шахси сеюме, ки маълумот ба онҳо ифшо мешавад, ҳеҷ гуна ҷавобгарию масъулиятро ба дӯш намегирем.

Бо эҳтиром,

Директори ЧДММ "Интер Аудит Правда"



Гадоев И.Қ.



734025, ш. Душанбе, кучаи Канори 7-а auditpravda@mail.ru. тел. 902 99 21 12

ФАРМОИШ

№16

Аз 10.06. соли 2025.

ш.Душанбе.

Мутобиқи Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ” таҳти №993 аз 22.07 соли 2013 ва Иҷозатномаи Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “Барои амалӣ намудани фаъолияти аудиторӣ” силсилаи ВМ таҳти №0000178 аз 14.02. соли 2023, ки ба муҳлати 5 сол дода шудааст.

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1.Гадоев И.Қ.

Аудитори ҶДММ “Интер Аудит Правда” барои гузаронидани санчиши фаъолияти молияви ва хоҷагидории ҶСК “Тоҷиктелеком”-и ш.Душанбе барои давраи соли 2024, ба муҳлати 10 рузӣ тақвими, сафарбар карда шавад.

2. Асос: Мактуби ҶСК “Тоҷиктелеком” таҳти №1/2-281 аз 10.06.соли 2025.

3.Хулосаи натиҷаи санчиши аудитори ба ҶСК “Тоҷиктелеком” пешниҳод карда шавад.

Директори ҶДММ
«Интер Аудит Правда»



Гадоев И. Қ.



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ИҶОЗАТНОМА

Барои амалӣ намудани фаъолияти аудиторӣ

ВМ № 0000178

Мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2007, №172 «Оид ба тасдиқи Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият»

ҶДММ “Интер Аудит Правда”

Суроғи ҳуқуқӣ: ш. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Канори 7А

Фаъолияти аудиторӣ

Рақами иҷозатнома – 05 - 078/23

Ғуз ва мӯҳлати амали иҷозатнома – то 14 феввали соли 2028

Рақами мушаххаси андозсупоранда – 030009046

Қарори Комиссияи иҷозатномадиҳии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 78 аз 14 феввали соли 2023



Мавлонови Ю.Ҳ.
Муовини Вазир молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон